

ПАЁМИ ПОЛИТЕХНИКИ

Бахши Техника ва Ҷомеа

2(2)2023



ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Серия: Техника и Общество

POLYTECHNIC BULLETIN

Series: Technology and Society

ПАЁМИ ПОЛИТЕХНИКИ БАХШИ ТЕХНИКА ВА ЧОМЕА

ISSN

2(2)
2023



МАЧАЛЛАИ ИЛМӢ – ТЕХНИКӢ

<http://ttu.tj/> E-mail: innovation@ttu.tj

Published since January 2023

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст

№ 235 / МЧ аз 27 январи соли 2022

Индекси обуна 77762

РАВИЯИ ИЛМИИ МАЧАЛЛА	НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА	SCIENTIFIC DIRECTION
<p>05.02.08 Машинсозӣ 03.02.08 Экология 05.26.01 Бехатарии фаъолияти инсон 09.00.08 Фалсафаи илм ва техника 09.00.03 Таърихи илм ва техника</p>	<p>05.02.08 Машиностроение 03.02.08 Экология 05.26.01 Безопасность деятельности человека 09.00.08 Философия науки и техники 09.00.03 История науки и техники</p>	<p>05.02.08 Mechanical engineering 03.02.08 Ecology 05.26.01 Safety of human activities 09.00.08 Philosophy of science and technology 09.00.03 History of science and technology</p>

Муассис ва ношир	Учредитель и издатель	Founder and publisher
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik Technical University named after academician M.S. Osimi
Ҳар сеноҳа нашр мешавад	Издается ежеквартально	Published quarterly

Нишонӣ	Адрес редакции	Editorial office address
734042, г. Душанбе, хиёбони академикҳо Раҷабовҳо, 10А Тел.: (+992 37) 227-04-67	734042, г. Душанбе, проспект академиков Раджабовых, 10А Тел.: (+992 37) 227-04-67	734042, Dushanbe, Avenue of Academicians Radjabovs, 10A Tel.: (+992 37) 227-04-67

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
СЕРИЯ: ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО

POLYTECHNIC BULLETEN
SERIES: TECHNOLOGY AND SOCIETY

**ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ
САРМУҲАРРИР**

Қ.Қ. ДАВЛАТЗОДА
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор

Р.Т. АБДУЛЛОЗОДА
номзади илмҳои техникӣ, дотсент, мӯовини сармуҳаррир

М.А. АБДУЛЛО
номзади илмҳои техникӣ, дотсент, мӯовини сармуҳаррир

Ш.А. БОЗОРОВ
номзади илмҳои техникӣ, дотсент, мӯовини сармуҳаррир

АҶЗОЁН

М.М. МАҲМАДИЗОДА доктори илмҳои техникӣ, дотсент

Д.С. МАНСУРИ
доктори илмҳои техникӣ, профессор

И.Т. АМОНОВ
доктори илмҳои техникӣ, профессор

А. КОМИЛИ
номзади илмҳои таъриҳ, доктори илмҳои физикаву математика, профессор

Ш.Б. НАЗАРОВ
доктори илмҳои техникӣ, дотсент

Ҳ.Ш. ГУЛАҲМАДОВ
доктори илмҳои техникӣ, дотсент

М. МУЗАФАРИ
доктори илмҳои фалсафа, профессор, узви вобастаи АМИТ

М.Х. РАҲИМОВ
доктори илмҳои фалсафа, профессор

А.А. ШАМОЛОВ
доктори илмҳои фалсафа, профессор

Ҳ.М. ЗИЁИ
доктори илмҳои фалсафа, профессор

Р.З. НАЗАРИЕВ
доктори илмҳои фалсафа, профессор

А.А. АБДУРАСУЛОВ
номзади илмҳои физикаву математика, профессор

А.Ҳ. БАБАЕВА
номзади илмҳои техникӣ, дотсент

О.У. РАСУЛОВ
доктор PhD, дотсент

Б.Н. АКРАМОВ
номзади илмҳои техникӣ, дотсент

И. МИРЗОАЛИЕВ
номзади илмҳои техникӣ, дотсент

С.С. САИДУМАРОВ
номзади илмҳои фалсафа, дотсент

М.А. АБДУЛЛО
номзади илмҳои техникӣ, дотсент

Э.У. ШАРОФОВ
номзади илмҳои таъриҳ, дотсент

С.С. ТИЛЛОЕВ
доктори илмҳои таъриҳ, дотсент

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Қ.Қ. ДАВЛАТЗОДА
доктор экономических наук, профессор

Р.Т. АБДУЛЛОЗОДА
кандидат технических наук, доцент, зам. главного редактора

М.А. АБДУЛЛО
кандидат технических наук, доцент, зам. главного редактора

Ш.А. Бозоров
кандидат технических наук, доцент, зам. главного редактора

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

М.М. МАҲМАДИЗОДА
доктор технических наук, доцент

Д.С. МАНСУРИ
доктор технических наук, профессор

И.Т. АМОНОВ
доктор технических наук, профессор

А.КОМИЛИ
кандидат исторических наук, доктор физико-математических наук, профессор

Ш.Б. НАЗАРОВ
доктор технических наук, доцент

Ҳ.Ш. ГУЛАҲМАДОВ
доктор технических наук, доцент

М. МУЗАФАРИ
доктор философии, профессор, член-корреспондент НАНТ

М.Х. РАҲИМОВ
доктор философии, профессор

А.А. ШАМОЛОВ
доктор философских наук, профессор

Ҳ.М. ЗИЁИ
доктор философии, профессор

Р.З. НАЗАРИЕВ
доктор философии, профессор

А.А. АБДУРАСУЛОВ
кандидат физико-математических наук, профессор

А.Ҳ. БАБАЕВА
кандидат технических наук, доцент

О.У. РАСУЛОВ
доктор PhD, доцент

Б.Н. АКРАМОВ
кандидат технических наук, доцент

И. МИРЗОАЛИЕВ
кандидат технических наук, доцент

С.С. САИДУМАРОВ
кандидат философских наук, доцент

М.А. АБДУЛЛО
кандидат технических наук, доцент

Э.У. ШАРОФОВ
кандидат исторических наук, доцент

С.С. ТИЛЛОЕВ
доктор исторических наук, доцент

Материалы публикуются в авторской редакции, авторы опубликованных работ несут ответственность за оригинальность и научно-теоретический уровень публикуемого материала, точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой авторами.

Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за оригинальность результатов исследования, поручает Редакции обнародовать статью посредством ее опубликования в печати.

МУНДАРИЧА – CONTENTS – ОГЛАВЛЕНИЕ

МОШИНСОҶӢ ВА МОШИНШИНОСОҶӢ- MECHANICAL ENGINEERING AND MACHINE SCIENCE - МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ	4
<u>ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ НА ЦЕНТРОБЕЖНОМ СТАНКЕ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ПЛАСТИНАМИ</u>	
Н.Б. Имомов, И.М. Мирзоалиев, Ф.Б. Холов4
ЭКОЛОГИЯ – ECOLOGY	9
<u>ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРА К РУКАВНОМУ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЫЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ОАО «ТАДЖИКЦЕМЕНТ»</u>	
С.М. Каримов, Х.Б. Бобоев, С.Ж. Иброҳимов, С.Ш. Самиев9
БЕҲАТАРИИ ФАҶОЛИЯТИ ИНСОН- SAFETY OF HUMAN ACTIVITIES- БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА	14
<u>ТАҲЛИЛИ РАВШАНӢ ДАР СИНФХОНАҲОИ ТАЪЛИМИ</u>	
С.Ч. Иброҳимов, Д.С. Азимов14
ФАЛСАФАИ ИЛМ ВА ТЕХНИКА- PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY- ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ	20
<u>K. ПОППЕР: ОТ ЗАКРЫТОГО К ОТКРЫТОМУ ОБЩЕСТВУ</u>	
М.Х. Раҳимов20
<u>САРДИРИЖ҇РИ ТАБИАТ</u>	
ТУЙЧИЕВ Н.23
<u>ХУВИЯТ – ЧАВШАНИ АМНИЯТИ МИЛЛӢ</u>	
¹ Сайдумаров С.С., ² Сарфарозова Н.Г.,28
ТАЪРИХИ ИЛМ ВА ТЕХНИКА- HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ	32
<u>АКАДЕМИК СУЛТОН УМАРОВ - олим ва ташкилотчии илм</u>	
А.А. Абдурасолов, З.Н. Ёдалиева32

МОШИНСОЙ ВА МОШИНШИНОСОЙ- MECHANICAL ENGINEERING AND MACHINE SCIENCE - МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

УДК 621.923.9

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ НА ЦЕНТРОБЕЖНОМ СТАНКЕ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ПЛАСТИНАМИ

Н.Б. Имомов, И.М. Мирзоалиев, Ф.Б. Холов

Таджикский технический университет имени М.С. Осими

Один из способов центробежной абразивной обработки, это обработка в контейнерах с вращающимся дном. Когда в качестве инструмента используется вращающее дно, изготовленное из абразивного материала, обеспечивается повышение производительности обработки. При этом по причине не одинаковой скорости скольжения заготовок по поверхности инструмента происходит неравномерный его износ. Неравномерный износ инструмента снижает качество обработки и срок службы инструмента. В данной статье рассматривается вопрос обеспечения равномерного износа инструмента по всей рабочей поверхности и тем самым улучшение характеристик его работы.

Ключевые слова: абразивная обработка, центробежная сила, абразивный инструмент, вращающее дно, износ, равномерность изнашивания.

ТАДЌИКИ ИМКОНИЯТИ ТАъМИНИ ХУРДАШВИИ ЯКХЕЛАИ АСБОБ ҲАНГОМИ КОРКАРД ДАР ДАСТГОҲИ МАРКАЗГУРЕЗИ ЛАВҲАЧАҲОИ РАВИШДИҲАНДА ДОШТА

Н.Б. Имомов, И.М. Мирзоалиев, Ф.Б. Холов

Яке аз усулҳои коркарди абразивни марказшитоб ин коркард дар зарфҳои қаъри гардишкунанда дошта мебошад. Вакте ки таги ҷарҳизананда аз масолеҳи абразивӣ ба сифати асбоб истифода мешавад, маҳсулнокии коркард зиёд мешавад. Дар ин маврид аз сабаби гуногун будани суръати лағзиши қисмҳои корӣ дар сатҳи асбоб хурдашавии нобаробар ба амал меояд. Нобаробар хурдашавии асбоб сифати коркард ва мӯҳлати истифодаи онро паст мекунад. Дар ин мақола масъалаи таъмини хурдашавии якхелай асбоб дар тамоми сатҳи корӣ ва ба ин васила беҳтар карданӣ хусусияти кори он баррасӣ мешавад.

Калидвоожаҳо: коркарди абразивӣ, қувваи марказшитоб, асбоби абразивӣ, қаъри даврзананда, фарсудашавӣ, якрангии хурдашавӣ.

RESEARCH OF THE POSSIBILITY OF ENSURING UNIFORM WEAR OF TOOLS WHEN PROCESSING ON A CENTRIFUGAL MACHINE WITH GUIDE PLATES

N.B. Imomov, I.M. Mirzoaliev, F.B. Kholov

One of the methods of centrifugal abrasive processing is processing in containers with a rotating bottom. When a rotating bottom made of abrasive material is used as a tool, processing productivity is increased. In this case, due to the different sliding speed of the workpieces along the surface of the tool, uneven wear occurs. Uneven tool wear reduces the quality of processing and tool life. This article discusses the issue of ensuring uniform wear of the tool over the entire working surface and thereby improving the characteristics of its operation.

Keywords: abrasive processing, centrifugal force, abrasive tool, rotating bottom, wear, wear uniformity.

В настоящее время широко используется способ центробежной абразивной обработки в контейнерах с вращающимся дном[1,2].


При данном способе обработки рабочая загрузка совершает сложное пространственное движение. Обработка производится за счет относительного скольжения заготовок и абразивной массы. Чем больше скорость относительного скольжения абразив-заготовки соответственно, тем большее производительность обработки[3,4]. Этот метод можно использовать при обработке изделий из различных материалов, в том числе самоцветных камней[5]. Существующие способы обработки на станках с вращающимся дном имеют следующие недостатки:

-низкая производительность обработки и невозможность управления формой обрабатываемых заготовок.

-недостаточная относительная скорость скольжения абразив-заготовки и большие ударные нагрузки.

-неравномерный износ абразивного инструмента и быстрая потеря работоспособности.

При обработке заготовки нижнего слоя, соприкасаясь с вращающимся инструментом, трется по его поверхности, одновременно перемещаются по его поверхности и вращаются вокруг своих осей. Когда количество обрабатываемых заготовок больше, верхние слои заготовок давят на нижние и соответственно показатели обработки улучшаются. Заготовки получают тороидальное движение - одновременное вращение вокруг оси чаши и в вертикальной плоскости. Схема обработки при данном способе показана на рисунке 1.



*Рисунок 1 – Схема центробежной обработки шариков на станке с вращающимся дном.
1-Вращающее дно, служащее как инструмент для обработки, 2- Чаша, 3-Обрабатываемые изделия.*

Один из недостатков процесса обработки на данных станках является неравномерный износ инструмента. Неравномерный износ инструмента происходит по причине не одинаковой скорости скольжения заготовок по поверхности инструмента. Для исправления данного недостатка и обеспечения равномерного изнашивания инструмента нами предложена новая конструкция станка.[6]

Устройство новой конструкции для обработки шариков из самоцветных камней

В предложенной конструкции, с целью повышения производительности и точности обработки и деталей, типа шаров, повышение долговечности абразивного инструмента путем обеспечения его равномерного изнашивания вращающее дно изготовлено из абразивного материала, а стенки образующие барабан расположены перпендикулярно к его вращающему дну. Дополнительно к этому в неподвижной верхней части монтированы пластины перемещающие заготовки от центра к периферии и из периферии к центру. На рисунке 2 показан принцип шлифовки шаровидных тел на данном устройстве. Устройство состоит из абразивного круга 1, приводного вала 2, пластины для перемещения заготовок к центру круга 3, пластины для перемещения заготовок к периферии круга 4, барабана 5, держателей барабана 7, державок 8, болтов 9.




Рисунок 2 – Устройство для обработки шариков из самоцветных камней

Вращающее дно, представляющее собой опорный абразивный круг 1 приводится во вращательное движение приводным валом 2. Над абразивным кругом, с некоторым зазором установлены пластины 3 перемещающие заготовки к центру и 4 из центра в периферию. Пластины перемещающие заготовки от периферии к центру прикреплены непосредственно внутри барабана 5, а пластины перемещающие заготовки от центра к периферии круга монтированы в стержни 8 прикрепленных к верхнему торцу барабана. Барабан 5 посредством ушек и стоек 7 и болтов 9 прикрепляется к станине станка.



Рисунок 3 – Станок для формообразования шариков из самоцветных камней




Рисунок 4 – Износ круга в процессе обработки

Работа в данном устройстве осуществляется следующим образом: в начале заготовки размещают внутри барабана. В качестве заготовок служат предварительно обработанные галтованные шары 6. При вращении дна 1 представляющий собой абразивный круг, заготовки приводятся в движение. При соприкосновении с неподвижными пластинами 3 и 4 они перемещаются под действием силы резания вдоль пластины и одновременно вращаются вокруг своих осей. Направление перемещения зависит от угла расположения пластины относительно радиуса круга в точке соприкосновения. Пластины расположены таким образом, что перемещают заготовки от периферии круга к центру(пластины прикреплены непосредственно внутри барабана 5) и от центра к периферии (пластины монтированные в стержни 8, прикрепленные к верхнему торцу барабана).

После окончания обработки деталей 6, отключают вращение шпинделя 2 и выгружают детали. Данное устройство за счет трехосного вращения обеспечивает качественную обработку наружной поверхности деталей типа шаров.

Использование предложенного устройства позволяет существенно повысить качество и производительность обработки заготовок из самоцветных камней, также существенно повышается срок службы шлифовального круга за счет равномерного его изнашивания по всей рабочей поверхности

При отсутствии направляющих пластин траектория движения шариков определяется внутренней поверхностью барабана. В данном случае внутренняя поверхность барабана составляет окружность. Заготовки перемещаясь по окружности соприкасаются с ограниченными участками абразивного круга. В этом случае абразивный круг изнашивается неравномерно. На рисунке 4 показан износ абразивного круга, происходящий при таком способе обработки. Чтобы равномерно изнашивался абразивный круг, необходимо, чтобы работа силы трения во всех точках соприкосновения с заготовками было одинаково. Работу силы трения можно определить как:

$$A_{tp} = F_{tp} S_L, \quad (1)$$

где F_{tp} -сила трения заготовки при перемещении по инструменту, S_L - путь трения. Путь трения зависит от расстояния месторасположения заготовки до оси вращения круга положения заготовки в абразивном кругу. При частоте вращения круга равной:

$$w_{kp} S_L = w_{kp} R_i t_k \quad (2)$$

где, w_{kp} – частота вращения круга, R_i -расстояние от места расположения заготовки до оси вращения круга, t -продолжительность нахождения заготовки в контакте при радиусе R_i k – коэффициент проскальзывания заготовки по кругу.

Эксперименты показали, что когда количество обрабатываемых заготовок велико и полностью перекрывает поверхность абразивного круга, его износ, почти линейно с возрастанием от центра к периферии.

При условиях, когда заготовки при обработке прикрывают часть поверхности, износ инструмента неравномерный с образованием лунки износа на некотором расстоянии от периферии (Рис 4).

Для обеспечения равномерного износа абразивного инструмента, необходимо, чтобы путь трения- S_L был одинаков при любом радиусе R_i . Путь трения зависит от продолжительности контакта в данном радиусе. Для его изменения использованы направляющие пластины 3, перемещающие заготовки с периферии к центру и направляющие пластины 4 перемещающие заготовки из центра к периферии. Работа изнашивания и соответственно величина съема с поверхности зависят от продолжительности контакта заготовки в заданном радиусе. Чтобы обеспечить одинаковый съем и устранить неравномерность изнашивания необходимо обеспечить одинаковую работу при всех радиусах R_i .

$$A_{tp} = F_{tp} w_{kp} R_i t_i k \quad (3)$$

Это возможно, когда произведение радиуса и время контакта в заданном радиусе сохраняется постоянным. Данное условие выполнимо при

$$R_{i1}/R_{i2} = t_{i2}/t_{i1} \quad (4)$$

Время t_i зависит от значения угла наклона направляющих пластин.

Значение t_i можно определить экспериментально.

При экспериментальных исследованиях в качестве заготовок использовались кубики нарезанные из офиокальцита и лазурита.

Влияние угла наклона направляющей пластины на время задержки заготовок при обработке

Угол наклона направляющей пластины оказывает влияние на время задержки заготовок на определенных участках инструмента при обработке.

Пластина перемещающая заготовки к центру от периферии расположена под углом α к радиусу в данной точке. Силу действующую на пластину со стороны шарика F_1 можно разложить на составляющие F_{1x} и F_{1y} (рис.). Сила F_{1x} толкает шарик от периферии к центру. Величина этой силы зависит от коэффициента трения шарика по абразивному кругу и величины угла α . Если $\alpha=0$ сила перпендикулярна пластине и шарик не передвигается по пластине. В этом случае $F_1=F_{tp.w}$ и направлена противоположно ему.




Рисунок 5– График зависимости времени одного круга заготовки от угла наклона пластины направляющей их к периферии




Рисунок 6 – График зависимости времени одного круга заготовки от угла наклона пластины направляющей их к центру

Под действием этих сил происходит вращение шарика вокруг своей оси (рис.2). Сила трения шарика по пластине $F_{tp.pl}$ препятствует вращению шарика. По этой причине происходит скольжение шарика по поверхности круга. Величина силы трения $F_{tp.w}$ зависит от коэффициента трения материала пластины. Чем больше сила трения $F_{tp.pl}$ тем больше производительность обработки. Для увеличения коэффициента трения к поверхности пластины приклеиваем резины.

Заключение

Экспериментальные исследования показали, что угол наклона направляющей пластины оказывает влияние на время задержки заготовок на определенных участках инструмента при обработке. При значениях углов наклона, когда время задержки в центре превышает время задержки в периферии примерно в два раза, равномерность изнашивания сохраняется.

Например, при угле наклона пластины направляющему их к периферии в пределах 15-30⁰ и угле наклона пластины направляющий заготовки к центру в пределах 45-60⁰ при износе круга на 5мм, неравномерность износа не превышало 0,5мм и долговечность инструмента возросло более чем в три раза.

Литература

1. Путолова Л.С. Самоцветные и цветные камни [Текст] / Л.С. Путолова. М.-: Недра. 1991, -192 с.
2. Патент РФ №2352447 В24 В11/02. Способ для обработки шариков из полудрагоценных камней и устройство для его осуществления/ Б.П. Борисов, Ю.Ф. Правдин заявл. 26. 11. 2007; опубл. 20.04.2009.
3. Авт. свид. №1549728 (СССР), М.кл. В24В 31/108. Центробежная установка для объемной обработки деталей /С.С. Фасатуров. -Опубликован 15.03. 1990-Б.И. №10, 1983.
4. Авт.свид. №1093508 (СССР), М.кл. В 24 В 31/08. Устройство для центробежно-абразивной обработки деталей / Л.Ф. Косухин, Н.С. Федотова -Опубл. 23.05.1984-Б.И.№19.
5. Мирзоалиев А.И. Повышение эффективности процесса центробежной абразивной галтовки за счет совершенствования конструкторско-технологических решений. [Текст]: Дис....канд . технич. наук: 05.02.07/ А.И Мирзоалиев;
6. Малый патент ТJ 1199 МПК B24B 31/108; B24B 11/00. Опубл. 08.07.2021. Бюл. 177, 2021. Устройства для центробежной абразивной обработки шариков / Имомов Н.Б.(ТJ); Мирзоалиев И. (ТJ); Мирзоалиев А.И. (ТJ); Мамадназарова М.С. (ТJ) ; Амонов С.Т. (ТJ) ; Назарзода Н.М. (ТJ).

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН-СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ-
INFORMATION ABOUT AUTHORS

TJ	RU	EN
Имомов Назаралӣ Бароталиевич	Имомов Назарали Бароталиевич	Imomov Nazarali Barotalievich
ассистент	ассистент	assistant
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik Technical University named after Academician M.S. osimi
TJ	RU	EN
Мирзоалиев Исроил	Мирзоалиев Исроил	Mirzoaliev Isroil
н.и.т., дотсент	к.т.н., доцент	candidate of technical sciences
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik Technical University named after Academician M.S. osimi
E-mail: tmmsii74@mail.ru		
TJ	RU	EN
Холов Фаридун Буриевич	Холов Фаридун Буриевич	Kholov Faridun Burievich
ассистент	ассистент	assistant
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik Technical University named after Academician M.S. osimi
E-mail: f_3450@mail.ru		

ЭКОЛОГИЯ – ECOLOGY

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРА К РУКАВНОМУ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЫЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ОАО «ТАДЖИКЦЕМЕНТ»

С.М. Каримов, Х.Б. Бобоев, С.Ж. Иброхимов, С.Ш. Самиев

Таджикский технический университет имени М.С. Осими

Цементное производство оказывает негативное воздействие на окружающую природную среду и является основным источником пылевыделения в атмосферный воздух. В данной работе рассчитана величина экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха при модернизации электрофильтра в рукавный фильтр для снижения пылевых выбросов в атмосферный воздух на ОАО «Таджикцемент»

Ключевые слова: экономический ущерб, загрязнение, цементная пыль, очистка пылегазовых выбросов, электрофильтры, рукавные фильтры.

ЗАРАРИ ЭКОЛОГИЙ – ИҚТИСОДӢ АЗ ИФЛОСШАВИИ ҲАВОИ АТМОСФЕРА ҲАНГОМИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОЛОИШКУНАНДАИ БАРҚӢ БА ҲАЛТАГӢ БАРОИ КАМ КАРДАНИ ТАЪСИРИ ЧАНГ ДАР МИНТАҚАӢ ЧОЙГИРШАВИИ ЧСК «ТОЧИКСЕМЕНТ»

С.М. Каримов, Х.Б. Бобоев, С.Ж. Иброхимов, С.Ш. Самиев

Истеҳсоли сement ба мухити табий таъсири манғӣ расонда, ҳамчун манбаи асосии паҳншавии чангу гарди истеҳсолӣ ба ҳавои аммосфера мебошад. Дар мақола ҳаҷми зарари иқтиносӣ аз ифлосшавии ҳаво ҳангоми иваз кардани (модернизация) полоишкунандай барқӣ ба полоишкунандай ҳалтагӣ барои кам кардани ихроҷшавии чанг ба ҳавои атмосферӣ дар ЧСК «Точиксемент» ҳисоб карда шудааст.

Калимаҳои қалидӣ: зарари иқтиносӣ, ифлосшавӣ, чанг сement, тоза кардани чангу газ, полошии барқӣ, полошии ҳалтагӣ.

ECOLOGICAL AND ECONOMIC DAMAGE FROM AIR POLLUTION WHEN UPGRADING AN ELECTRIC PRECIPITATOR INTO A BAG FILTER TO REDUCE DUST EMISSIONS IN THE ZONE OF INFLUENCE OF TAJIKCEMENT OJSC

S.M. Karimov, H.B. Boboev, S.Zh. Ibrokhimov, S.Sh. Samiev

Cement production has a negative impact on the natural environment and is the main source of dust release into the air. This work calculates the amount of economic damage from air pollution when upgrading an electric precipitator into a bag filter to reduce dust emissions into the air at Tajikcement OJSC.

Keywords: economic damage. pollution, cement dust, purification of dust and gas emissions, electric precipitators, bag filters.

Пылевые выбросы и сажа являются одним из наиболее существенных факторов загрязнения атмосферы городской среды. Основные антропогенные источники загрязнения атмосферы являются стационарными источниками (промышленность, теплоэнергетика) особенно в местах ее концентрации и передвижные источники (транспорт). Поэтому, одним из источников загрязнения воздуха городской среды являются передвижные источники, ТЭЦ и производство строительных материалов (на примере г. Душанбе). Одной из важнейших проблем в контексте природоохранного устойчивого развития для г. Душанбе является защита атмосферы, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в промышленной зоне города. Для улучшения экологической ситуации на территории промышленных предприятий г. Душанбе на примере ОАО «Таджикцемент» можно использовать следующие направления [1,2]:

- определение основных направлений в сфере охраны окружающей природной среды, обеспечение экологической безопасности, разработка и реализация природоохранных программ и проектов;
- приобретение современной техники и оптимизация промышленной линии и технологии;
- принятие проектного решения на ОАО «Таджикцемент» о «Реконструкции (модернизации) электрофильтра в рукавный фильтр»;
- создание эффективной системы управления в области рационального использования энергетических и природных ресурсов;
- организация и обеспечение экологических мероприятий, проводимых на промышленных предприятиях г. Душанбе (на примере ОАО «Таджикцемент», Душанбинский ТЭЦ и др.).

При оценке экологического потенциала в зоне влияния ОАО «Таджикцемент» и ДТЭЦ-2 необходимо учитывать экологическую ситуацию и состояния атмосферы в зоне влияния производства, где, по нашему мнению, наибольшее загрязнённые территории городского населения. Поэтому, именно отсюда исходит предположительно наибольшее выделение опасных веществ в атмосферу, которое зафиксировано по г. Душанбе. Из суммарного объема вредных веществ, которые выбрасываются предприятиями города, следует выделить загрязнение атмосферы пылью. Динамика выбросов вредных веществ (твёрдые и газообразные) от стационарных источников представлена в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1 – Динамика выбросов от стационарных источников в атмосферный воздух по основным промышленным городам Таджикистана

Выборы	Выбросы тыс. т/год				
	2016	2017	2018	2019	2020
г. Душанбе	7,0	14,5	16,2	17,2	18,8
г. Худжанд	0,7	0,7	0,9	1,2	3,0
г. Бохтар	1,7	1,6	1,8	18,6	0,5
г. Турсунзода	17,4	14,2	14,4	15,7	17,5




Рисунок 1 – Количество вредных веществ, отходящих от стационарных источников

Несмотря на большое количество предприятий (более 140) в г. Душанбе, наибольшее количество вредных веществ выбрасывается в атмосферу города тремя основными предприятиями-загрязнителями – ОАО «Таджикцемент», Душанбинский ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и др. Количество выбросов пыли и сажи в атмосферный воздух от данных предприятий представлено в таблице 2. [3].

Таблица 2 – Количество выбросов пыли и сажи в атмосферный воздух за 2019 -2021 г.г.

Наименование предприятия	2019		2020		2021	
	Выбросов всего т/год	% от общего объема выбросов города	Выбросов всего т/год	% от общего объема выбросов города	Выбросов всего т/год	% от общего объема выбросов города
ОАО «Таджикцемент»	1397,9	8,13	1461,1	7,97	1503,8	8,11
ДТЭЦ-2	1722,9	9,88	2332,7	12,23	1344,6	7,56




Рисунок 2 – Количество выбросов пыли и сажи в атмосферный воздух за 2019 -2021 гг.

Приведённые данные показывают, что главным источником выбросов пыли и сажи в масштабах города является ОАО «Таджикцемент» – один из крупнейших промышленных предприятий в г. Душанбе. Полученные данные свидетельствуют о недостаточной эффективности мероприятий по снижению пылевыделений на предприятия. Применяющееся на предприятиях пылеулавливающее оборудование (циклоны, рукавные фильтры, электрофильтры), в большинстве случаев морально и физически устарело и не может обеспечить требуемую степень очистки пылевых выбросов для соблюдения действующих экологических нормативов в области охраны воздушного бассейна. В этой связи, учитывая перспективным и эколого-экономически целесообразным вариантом снижения пылевых выбросов на ОАО «Таджикцемент» необходима модернизация используемого пылеулавливающего оборудования путем комбинирования нескольких механизмов очистки в одном аппарате. В целом, результаты проведенного анализа показали, что в зоне влияния ОАО «Таджикцемент» экологическая обстановка может постепенно улучшаться, за счёт приобретения современной техники и технологии, повышенной производительности очистных аппаратов, оптимизации промышленной линии и технологии работ. При этом, эффективность улавливания по твёрдым частицам пыли составляет 90-95%. Поэтому, согласно рекомендуемым целям рассчитаем годовую величину экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха при модернизации электрофильтра в рукавный фильтр для снижения пылевых выбросов в атмосферный воздух на ОАО «Таджикцемент» по методике [4-6]:

$$Y_{\text{атм.}} = \gamma * \sigma * f * \sum M_i \quad (1)$$

$$M_i = \sum A_i \times m_i \quad (2)$$

где: $Y_{\text{атм.}}$ – годовая величина экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха; γ – денежная оценка единицы выбросов в усл. т., 4,64 сомони/ усл.т.; σ – коэффициент, позволяющий учесть региональные особенности территории (жилые районы, промпредприятий), подверженной вредному воздействию (для города $\delta = 0,1 \times N$, где N – число человек на 1 га; для г. Душанбе $\delta = 4$); f – поправка, учитывающая характер рассеяния примеси в атмосфере (чаще $f = 10$); A_i – показатель относительной агрессивности примеси i -го вида, усл. т/т; m_i – масса годового выброса i -го вида загрязнения в атмосферу, т/год.

Для того чтобы проанализировать годовую величину экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха г. Душанбе от воздействия ОАО «Таджикцемент» (на примере цехов обжига клинкера), мы возьмем исходные данные суммарных выбросов вредных веществ для расчета за 2021г. (табл. 3)

Таблица 3 – Исходные данные для расчета

Года	Суммарные выбросы вредных веществ, т/тн.		
	Сажа	Пыль клинкера	Всего
2021	268,08	123,86	391,96

В результате расчёта экономического ущерба было установлено, что наибольший ущерб причиняют выбросы цементной пыли и золы. Результаты расчёта экономического ущерба до и

после модернизации электрофильтра в рукавный фильтр приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4 – Расчёт экономического ущерба от загрязнения атмосферы до модернизации электрофильтра

Наименование загрязняющего вещества	Годовой выброс, m_i , т/год	γ , сомони/ усл.т.	σ ,	Показатель агрессивности, A_i	M_i , т/год	Ущерб, $Z_{\text{атм}}$, млн. сомони/год
Сажа	268,08	4,64	4	41,5	11125,3	2,064
Пыль клинкера	123,86	4,64	4	45,0	5573,7	1,034
Итого:	391,96				16699,0	3,098

Таблица 5 – Расчёт экономического ущерба от загрязнения атмосферы после модернизации электрофильтра в рукавный фильтр

Наименование загрязняющего вещества	Годовой выброс, m_i , т/год	γ , сомони/ усл.т.	σ ,	Показатель агрессивности, A_i	M_i , т/год	Ущерб, $Z_{\text{атм}}$, тыс. сомони/год
Сажа	13,40	4,64	4	41,6	557,4	103,453
Пыль клинкера	6,193	4,64	4	45,0	278,7	51,726
Итого	19,59				836,1	155,179

Предотвращенный экономический ущерб ($Y_{\text{пр}}$) определяется как разность между экономическим ущербом до проведения природоохранных мероприятий ($Y_{\text{до}}$) и остаточным ущербом после их проведения ($Y_{\text{после}}$):

$$Y_{\text{пр}} = Y_{\text{до}} - Y_{\text{после}}, \quad (3)$$

Величина предотвращаемого ущерба от загрязнения атмосферы рассчитывается по формуле (3) и оформляется в виде табл. 6.

Таблица 6 – Расчёт предотвращенного ущерба от загрязнения атмосферы на ОАО «Таджикцемент» (тыс. сомони/год)

Наименование загрязняющего вещества	Ущерб до реализации проекта, млн. сомони	Ущерб после реализации проекта, млн. сомони	Предотвращенный ущерб ($Y_{\text{пр}}$), млн. сомони
Сажа	2,064	0,103	1,961
Пыль клинкера	1,034	0,052	0,982
Итого:	3,098	0,155	2,943

Расчёты показывают, что при модернизации электрофильтра в рукавный фильтр, величина экологического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха снижается от 3,098 млн. сомони до 155,0 тыс. сомони. Это означает, что затраты на компенсацию наносимого ущерба сокращаются и подобная динамика является положительным фактором, показывающим заинтересованность руководства предприятий в снижении этих расходов, так как нарушение влечет за собой наложение экологического штрафа.

Выводы

1. Было выявлено, что на территории производства ОАО «Таджикцемент» и его окрестности образуется значительное количество пыли, что, безусловно, подразумевает внедрение наилучших доступных технологий (НДТ).

2. Рекомендации показывают, что в зоне влияния ОАО «Таджикцемент» экологическую обстановку можно постепенно улучшить, за счёт модернизации существующих электрофильтров в рукавный фильтр. При этом эффективность улавливания по твердым частицам составляет 90-95%.

3. Величина экологического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха показала, что за счёт модернизации существующих электрофильтров в рукавный фильтр, экологический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха снижается от 3,098 млн. сомони до 155,0 тыс. сомони в год и данная рекомендация является положительным фактором, показывающим заинтересованность руководителя предприятия в снижении расходов на экологические платежи.

Литература

- Беляева В. И., Кулешов М. И. Снижение выбросов пыли и вредных газов при обжиге цементного клинкера // Экология и промышленность России. – 2007. - № 2. - С. 25–27.
- Информационно технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 6 -2015 «Производство цемента».

3. Каримов С.М., Шоев С.С. Гулахмадов Х.Ш., Бобоев Х.Б. Определение приоритетных загрязняющих веществ, подлежащих контролю в приземном слое атмосферного воздуха на территории г. Душанбе. / Вестник МГУ имени М.В. Ломоносова. Серия естественных наук. Том 1. №2(31) 2023, с. 96-107.
4. Медведева О. Е., Микерин Г. И., Медведев П. В., Вакула М. А. Экономическая оценка экологического ущерба. Современная методология и практика: научная монография. М.: Международная академия оценки и консалтинга (НОУ ВО «МАОК»), 2017. 138 с.
5. Петров И.Г., Жихоренко М.Ю., Коренной А.А. Методика оценки эколого-экономического ущерба // Сборник материалов I Международной научно-практической конференции Научные меридианы 2015. Краснодар: Академия знаний, 2015 – С. 313-316.
6. Нишондоди методӣ дар бораи ситонидани пардоҳт барои ифлос кардани муҳити зист. Душанбе. - 2020- 72с.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН-СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ-INFORMATION ABOUT AUTHORS

TJ	RU	EN
Каримов Сайдӣ Мирзоевич	Каримов Сайдӣ Мирзоевич	Karimov Sadi Mirzoevich
м. калон	ст. преподаватель	senior teacher
Донишгоҳи техникии Тоҷикисон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
TJ	RU	EN
Бобоев Ҳакназар Бобоевич	Бобоев Ҳакназар Бобоевич	Boboев Khaknazar Boboevich
Н.и.т., м. калон	к. т. н., ст. преподаватель	Ph.D., senior teacher
Донишгоҳи техникии Тоҷикисон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
Иброҳимов Суҳроб Ҷанайдуллоевич	Иброҳимов Суҳроб Ҷанайдуллоевич	Ibrohimov Suhrob Ganaidulloevich
Н.и.т., дотсент	к. т. н., доцент	Ph.D. assistant professor
Донишгоҳи техникии Тоҷикисон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
Самиев Сарбоз Шамсиддинович	Самиев Сарбоз Шамсиддинович	Samiev Sarboz Shamsiddinovich
Магистрант	Магистрант	Master's student
Донишгоҳи техникии Тоҷикисон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi

БЕХАТАРИИ ФАҶОЛИЯТИ ИНСОН- SAFETY OF HUMAN ACTIVITIES- БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

УДК 628.973.1

ТАҲЛИЛИ РАВШАНИЙ ДАР СИНФХОНАҲОИ ТАЪЛИМИЙ

С.Ч. Иброҳимов, Д.С. Азимов

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими

Дар мақолаи мазкур равшаний синфхонаҳои таълимӣ, ки ҳамчун омили муҳити доҳилии бино ва мутобиқати он ба талаботҳои танзимкунанда баррасӣ мешавад. Таҳлили таъсири равшаний аз меъёр камбуда ба фаҷолияти визуалии(бинои) донишҷӯён, инчунин роҳҳои кам кардани нороҳатии визуалий, гузаронида мешавад.

Калидвоҷаҳо: муҳити доҳилий, равшаний, талаботҳои меъёрий, коршоямии визуалий, нороҳатии визуалий(дискомфорт).

АНАЛИЗ ОСВЕЩЕННОСТИ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ

С.Ж. Иброҳимов, Д.С. Азимов

В данной статье рассматривается освещение учебных аудиторий как фактор внутренней среды здания и его соответствие нормативным требованиям. Проведен анализ влияния недостаточности освещения на зрительную деятельность студентов, а также пути снижения зрительного дискомфорта.

Ключевые слова: внутренняя среда, освещение, нормативные требования, зрительная работоспособность, зрительный дискомфорт.

ANALYSIS OF CLASSROOM LIGHTING

S.Zh. Ibrokhimov, D.S. Azimov

This article examines the lighting of classrooms as a factor in the internal environment of a building and its compliance with regulatory requirements. An analysis was carried out of the influence of insufficient lighting on the visual activity of students, as well as ways to reduce visual discomfort.

Keywords: internal environment, lighting, regulatory requirements, visual performance, visual discomfort.

Муқаддима

Дар ҳама гуна шароите, ки дар техносфера инсон умр ба сар мебарад, ба он бештар маълумоти пурраи визуалий барои вокуниши мувофиқ ба омилҳои муҳити зист, зарур аст.

Ҳамаи ин комилан ба муҳити доҳилии мактабҳо, коллеҷҳо, донишкадаҳо ва донишгоҳҳо яъне ба муҳити омӯзиши ҷавонон таълук доранд. Толори хониш, синфхонаҳои муассисаҳои таҳсилоти олий, ҳуҷраҳои санъати тасвирий ва нақшакашӣ ҳудудест, ки дар он мунтазам дарсҳо гузаронида мешаванд ва донишҷӯён бештар вақти ҳудро дар он ҷо мегузаронанд. Вазъи ин муҳити техносферӣ бояд ба талаботи меъёрий ва дар робита ба микроклиими бино ва хусусиятҳои садо ва мувофиқати равшаний ҷавобгӯ бошанд.

Мувофиқи меъёрий, равшаний сунъии биноҳои таълимӣ бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошад: равшаний дар мизи корӣ - 300 - 500 люкс; назди таҳтаи корӣ - 500 люкс; дар утоқҳои дорои терминалҳои намоиши видео ва компьютерҳои фардӣ дар сатҳи мизҳо - 300 - 500 люкс; Барои таъмини рӯшной дар чунин ҷойҳои корӣ лампаҳои люминесцентии тамғаи ЛБ ва ЛХБ, ЛЕЦ метавон истифода карда шаванд; Барои равшаний умумии биноҳои таълимӣ (ҳуҷраҳои корӣ, синфхонаҳо, озмоишгоҳҳо) лампаҳои люминесцентӣ бояд истифода шаванд ба монанди: ЛСО02-2x40, ЛПО28-2x40, ЛПО02-2x40, ЛПО46-4x18-005. Инчунин шумораи ҷароғҳо ва тартиби ҷойгиркунион онҳо дар синфхонаҳо мувофиқи талаботи меъёрии равшаний табиӣ ва сунъӣ муайян карда мешавад [1].

Тибқи ҳуҷҷати меъёрии дигар "Талаботи гигиений ба равшаний табиӣ, сунъӣ ва омехта дар биноҳои истиқоматӣ ва ҷамъиятий" - равшаний дар синфхонаҳо, кабинетҳои омӯзишгоҳҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олий бояд ба 400 люкс ва барои синфхонаи санъати тасвирий ва нақшаша муассисаҳои таҳсилоти миёна – 500 люкс баробар бошад [2].

Муайян намудани дараҷаи равшаний дар бинои асосии донишгоҳҳо аз толори хониш оғоз карда шуд. Дар навбати аввал шароити ҷойгиршавии тирезаҳо барои ворид шудани равшаний табиӣ ва ҷароғҳо вобаста ба мизҳои нишаст ба назар гирифта шуда, ҷенкунии сатҳи равшаннокӣ дар толори мазкур, ки аз 2 паҳлу бо он равшаний табиӣ ворид мешавад, оғоз карда шуд. Баъдан ҷенкунии равшаний дар синфхонаҳои лексионии ошёнаи 3-юми бинои асосӣ давом дода шуд расмҳои 1, 2 ва 3. Аз сабаби он, ки пардаҳои тирезаҳои бинои толори хониш ва дигар синфхонаҳо корношоям буданд сатҳи равшаний сунъӣ муайян карда нашуд.

Асбобҳо ва усулҳои тадқиқот


Дар кори мазкур барои муайян намудани равшаннокии толори хониш ва синфхонаҳои лексионии бинои асосӣ аз асбобҳои зерин истифода шудааст:

1. Люксметр Ю-116

2. Карманний люксметр Testo 540


3. Эколайт-01 люксметр-яркомер-пульсметр / Eco - Electronics

Барои муайян намудани дараҷаи равшани табий дар биноҳои номбаршуда усули қиммати хурдтарин ва барои равшани сунъӣ аз усули қиммати миёна истифода карда шудааст. Дар рафти корҳои муайянсозии равшани табий дар 8 нуқтаи толори хониш дараҷаи равшани табий муайян карда шуда, расми 1а, баъдан барои муайян кардани равшани омехта дар толори мазкур 6 нуқтаи ченқунӣ интихоб карда шуд расми 1б, нақшаи гузаронидани корҳои ченқунӣ ва маълумоти натиҷаҳо дар зер оварда шудааст (Расми 1, 2).




Расми 1 – Таҳлили равшани дар толори хонии

Дар асоси маълумотҳои гирифташуда натиҷаҳо чунин мебошанд:




Расми 2 – Муқонсаи натиҷаҳо дар толори хонии 1/301 (%)




Расми 3 – Таҳлили равшаний табий ва омехта дар синфхонаи 1/309


Натиҷаҳои ченкунӣ дар синфхонаҳои 1/309 ва 1/302 бо ҳам наздик буданд.




Расми 4 – Муқоисаи натиҷаҳо дар синфхонаҳои 1/309, 1/302 1/301 (%)




Расми 5 – Таҳлили равшаний табий ва омехта дар синфхонаи 1/301



Расми 6 – Муқоисаи натиҷаҳо дар синфхонаи 1/301 (%)



Расми 7 – Таҳлили равшанини табий ва омехта дар синфхонаи 1/314




Расми 8 – Муқоисаи натиҷаҳо дар синфхонаи 1/314 (%)

Натиҷаҳои таҳқиқот ва муҳокима

Чи тавре, ки аз расмҳои 1 а,б; 3 а,б; ва 5 а,б дида мешавад, дар аксарият нуқтаҳои ченкунии сифхонаҳои овардашуда аз ҷумла расми 7 синфхонаи 1/314 равшанини омехта аз ҳади меъёр фарқкунанда буда коэффиценти равшанини табий аз меъёри муайяншуда кам мебошад [3]. Нокифоя будани равшанини табиии ба кори узви биноиши инсон таъсир мерасонад, яъне муайянкунандай фаъолияти визуалӣ, ҳолати равонӣ ва эмотсионалии инсон буда, боиси хастагии системи марказии асаби он мегардад. Аз ин лиҳоз ҳангоми аз меъёр кам будани равшанини табий

илова бар он равшани сунъй (дар якцияй - омехта) истифода карда мешавад. Барои ба меъёр мувофиқ намудани равшани интихоби чароғҳои якранг, наисби онҳо вобаста ба ҷойгиршавии мизҳои корӣ ва истифодаи барномаҳои алоҳида барои ҳисоби равшани дар ҷойи кор ба манфиати кор мебошад[4].

Қимматҳои дар қавс овардашуда меъёр барои ҳар як намуди равшани мебошад, ки дар асоси қоидоҳои соҳтмони ва меъёрҳо (ҚСвам) ҳисоб карда шудааст [5].




Расми 9 – Накшаша ҷойгиршавии чароғҳо дар синфҳонаи 1/314

Чи тавре, ки аз расми 9 диди мешавад, дар синфҳонаи 1/314 чароғҳо мувофиқ ба тартиби ҷойгиршавӣ наисб шудаанд, аммо намуди гуногуни чароғҳо бо ҷараёни нурафқанӣ сабаб ба нобаробар тақсимшавии равшани дар синфҳона гаштааст. Дар ду канори синфҳона равшани мувофиқ ба меъёр буда дар хати марказии синфҳона аз меъёр зиёд ба қайд гирифта шудааст. Аз меъёр зиёд будани равшани сунъй дар синфҳонаи дарсӣ ба инъикосшавии он аз сатҳи мизӣ корӣ (фон-ранги он), довераҳо вобастагӣ дорад, ки бо нишонаҳои таъсирнок ба монанди дарди ҷашм, ҳастагӣ, ҳоболудӣ, дарди сар, баланд шудани фишори хун ва дар натиҷа, паст шудани фаъолнокӣ зоҳир мешавад.

Хулоса

Бо мақсади дар сатҳи хуб ба роҳ мондани раванди таълимӣ ва баланд бардоштани сатҳи дониш ва азхудкуни фанҳои таълимиӣ аз ҷумла ҳангоми гузаронидани дарсҳои озмоишиӣ, амалии донишҷӯён вобаста ба намуди машгулиятҳо таъминӣ равшани дар асоси ҳуҷҷатҳои меъёри зарур мебошад. Барои таъминӣ меъёри равшани дар биноҳои таълимиӣ омилҳои таъсиркунанда зиёд ба назар мерсанд аз ҷумла:

1. Ҷойгиршавӣ бино вобаста ба самти паҳншавии равшани офтоб;
2. Номувофиқии тамғаи чароғҳо;
3. Ҷойгиркуни дурустӣ чароғҳо вобаста ба талаботҳои меъёри дар синфҳонаҳои таълимиӣ (тибқи расми 10).



Расми 10 – Таъминӣ равшани дар синфҳонаҳои таълимиӣ дар асоси меъёр [6] бо истифода аз барномаи Dialux.

Адабиёт

1. Приказ МЗИСЗ № 289 от 15 мая 2007 г СанПиН ПМР 2.4.3.1186-07 «Санитарно-гигиенические требования к организации учебно-производственного процесса в организациях начального и среднего профессионального образования» (САЗ 07-25).

2. Приказ МЗИСЗ от 3 декабря 2012 г. № 637 «О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.2.1/2.1.1.1278-12 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
3. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» ПРИКАЗ ГК по строительству ПМР № 257 от 7 декабря 1999 г.
4. <https://www.mdm-light.ru/publications/articles/programma-dialux-protiv-ruchnykh-metodov-rascheta-osveshcheniya/>
5. Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и совмещенного освещения (к СНиП II-4-79)
6. EN 12464-1 (2011) «Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1: Внутреннее освещение рабочих мест»

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН-СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ-INFORMATION ABOUT AUTHORS

TJ	RU	EN
Иброҳимов Суҳроб Ҷанайдуллоевич	Иброҳимов Суҳроб Жанайдуллоевич	Ibrohimov Suhrob Ganaidulloevich
н.и.т., дотсент	к. т. н., доцент	Ph.D. assistant professor
Донишгоҳи техникии Тоҷикисон ба номи академик М.С. Осимӣ	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
e-mail: suhrobiibrohim73@gmail.com		
TJ	RU	EN
Азимов Додарбек Садриддинович	Азимов Додарбек Садриддинович	Azimov Dodarbek Sadreddinovich
н.и.т., ассистент	к. т. н., ассистент	Candidate of Technical Sciences, assistant
Донишгоҳи техникии Тоҷикисон ба номи академик М.С. Осимӣ	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
e-mail: bek_azimov91@mail.ru		

ФАЛСАФАИ ИЛМ ВА ТЕХНИКА- PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY- ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

УДК: 101

К. ПОППЕР: ОТ ЗАКРЫТОГО К ОТКРЫТОМУ ОБЩЕСТВУ М.Х. Раҳимов

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими

Статья посвящена процессу перехода стран от закрытого к открытому обществу, который воплощает собой важнейший этап становления демократии и формирования гражданского общества. По своему значению переход от закрытого к открытому обществу знаменовал собой величайшую революцию в истории человечества, которая не только не завершилась в настоящее время, но и находится все еще на начальной стадии своего развития. В результате этой духовной революции, которая означала торжество критического мышления и освобождения человека от пут родоплеменных связей, стало возможным возникновение нового индивидуализма.

Следует отметить, что большинство ценностей западной демократии (такие, например, как развитие традиций гражданского общества, свобода слова и вероисповедания, развитие идей парламентаризма и т.д.) были взращены на почве трудов западных ученых и философов.

Ключевые слова: демократия, закрытое и открытое общество, парламентаризм, гражданское общество, критическое мышление, индивидуализм, неопозитивизм, постмодернизм.

К. ПОППЕР: АЗ ҶОМЕАИ ПЎШИДА БА ҶОМЕАИ КУШОДА М.Х. Раҳимов

Мақола ба раванди гузариши мамлакатҳо аз ҷомеаи пӯшида ба ҷомеаи кушода баҳшида шудааст, ки таҷассумгари марҳилаи муҳими қомат афроҳтани демократия ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. Аз рӯи аҳамияти ҳуд гузариш аз ҷомеаи пӯшида ба ҷомеаи кушода далолати инқилоби бузурге дар таърихи инсоният буд, ва он дар замони ҳозира на танҳо ба итмом нарасидааст, балки он альён дар марҳилаи ибтидоии рушди ҳуд қарор дорад. Дар натиҷаи ин инқилоби маънавӣ, ки маънии тантанаи тафаккури интиқодӣ ва озод шудани инсонро аз гирехи робитаҳои авлодӣ-қабилавӣ дошт, инчунин имконияти пайдоиши индивидуализми навинро ифода мекард.

Бояд қайд намуд, ки аксари арзишҳои демократияи гарбӣ (масалан, чун рушди анъаноти ҷомеаи шаҳрвандӣ, озодии сухан ва дин, инкишофи ғояҳои парламентаризм ва ғ-ра) дар заминай меҳнати олимон ва файласуфон арзи вучуд намудаанд.

Вожсаҳои қалидӣ: демократия, ҷомеаи пӯшида ба ҷомеаи кушода, парламентаризм, ҷомеаи шаҳрвандӣ, тафаккури интиқодӣ, индивидуализм, неопозитивизм, постмодернизм.

K. POPPER: FROM CLOSED TO OPEN SOCIETY M.H. Rakhimov

The article is devoted to the process of transition of countries from a closed to an open society, which embodies the most important stage of the becoming of democracy and the formation of civil society. In its significance, the transition from a closed to an open society marked the greatest revolution in the history of mankind, which not only has not ended at the present time, but is still at the initial stage of its development. As a result of this spiritual revolution, which meant the triumph of critical thinking and the liberation of man from the fetters of tribal ties, the emergence of a new individualism became possible.

It should be noted that most of the values of Western democracy (such as, for example, the development of traditions of civil society, freedom of speech and religion, the development of ideas of parliamentarism, etc.) were nurtured on the basis of the works of Western scientists and philosophers.

Keywords: democracy, closed and open society, parliamentarism, civil society, critical thinking, individualism, neopositivism, postmodernism.

В примечании к «Введению» своего произведения «Открытое общество и его враги» К. Поппер следующим образом определяет термины «закрытое» и «открытое» общество: «закрытое общество характеризуется верой в существование магических табу, а открытое общество в моем понимании представляет собой общество, в котором люди (в значительной степени) научились критически относиться к табу и основывать свои решения на совместном обсуждении и возможностях собственного интеллекта»¹.

Рождение западной цивилизации, также как и появление первых демократических институтов по праву принадлежит грекам. Благодаря их жизнедеятельности племенные магические табу и институты, основанные на колективистской племенной традиции и групповой ответственности, стали заменяться законами государства, где все большую роль стали играть личностное решение и личная ответственность человека за возможные последствия своих действий.

Именно в «рациональной рефлексии» личности Поппер видит принципиальное различие этих двух типов общества, определяя соответственно племенное или колективистское общество как «закрытое общество», а общество строящее свои отношения на рациональных личных решениях и личной ответственности индивидуумов— открытым обществом.

¹ Поппер К. Открытое общество и его враги. С. 251

Закрытое общество Поппер рассматривает по аналогии со стадом или племенем, члены которого объединены полубиологическими связями – общей жизнью, родством, участием в общих делах, одинаковыми опасностями, общими удовольствиями и бедами. В ходе своей совместной жизни их связывает не только такие абстрактные социальные отношения, как разделение труда и обмен товаров, но и биологические формы связи, как, например, осязание, обоняние и зрение. Функционируя в рамках единого организма, каждый его член, несмотря на возможное соперничество друг с другом, тем не менее не стремится занять место других членов, подобно тому как «ноги обычно не проявляют склонности стать мозгом, а другие члены тела обычно не проявляют желания стать животом»².

В отличие от закрытого общества важнейшей характеристикой открытого общества, полагает Поппер, выступает конкуренция среди его членов за статус в обществе, т.е. стремление подняться по социальной лестнице и занять места других членов. Это создает определенное напряжение в обществе и может привести к классовой борьбе. В закрытом обществе практически отсутствует практика конкуренции в силу того, что его институты, такие как кастовая система, наделена священной санкцией – табу.

По своему значению переход от закрытого к открытому обществу знаменовал собой величайшую революцию в истории человечества, которая не только не завершилась в настоящее время, но и находится все еще на начальной стадии своего развития. В результате этой духовной революции, которая означала торжество критического мышления и освобождения человека от пут родоплеменных связей, стало возможным возникновение нового индивидуализма.

Очевидно, что этот скачок и крушение строя не мог быть совершен на пустом месте. Ему предшествовал период, связанный с заметным приростом численности собственников земли среди правящего класса и обусловивший в закрытом обществе возникновение социального напряжения. Это обстоятельство подтолкнуло правящий класс искать новые источники дохода, который таил в себе опасные очаги для племенного закрытого общества, так как вел к культурным контактам с другими народами. Они в свою очередь создали благоприятную почву для торговли и мореплавания.

Два эти фактора – торговля и мореплавание - по мнению Поппера стали главной причиной, которые привели в V в. до н.э. к краху древнегреческого закрытого общества и становлению демократических Афин. Смена форм жизнедеятельности, вызванная вышеуказанными процессами и подрывом племенных институтов, востребовал иную форму активности – коммерческую инициативу, благодаря которой стали развиваться индивидуальная инициатива, самостоятельность и автономность личности.

Провозвестником новой наступившей эры индивидуализма и открытого общества наряду с социально-экономическими факторами стала и философия, в лице ее выдающегося представителя Сократа, который внес огромный вклад в отстаивании достоинства личности. Его этическое учение о душе по сути есть не что иное как теория индивидуализма открытого общества. Несмотря на свою критическую настроенность против демократии и демократических лидеров, он тем не менее, в глубине души оставался наиболее верным приверженцем открытого общества и демократии. Наиболее ярко кредо индивидуализма Сократа, по мнению Поппера, проявляется в его интеллектуализме, т.е. признании человеческого разума в качестве божественной сущности человека, значимости интеллектуальной скромности и самокритики, особенно в его теории справедливости и постулате провозглашающем, что «Лучше быть жертвой несправедливости, чем самому причинить ее другим». Моральное учение о душе Сократа, полагает ученый, было направлено против самоудовлетворенности и самодовольства. Человек является не просто суммой желаний и потребностей. Достоинство человека образует прежде всего его разум, интеллект, а также доброта, человечность, любовь к истине, красоте и благу, которые позволяют ему быть самодостаточным индивидуумом, дающий ему право претендовать на статус цели самой по себе.

Сократовская поговорка «Заботьтесь о своих душах» является выражением морального (интеллектуального) индивидуализма личности, призывающей ее к интеллектуальной честности. Поппер убежден, что идея выраженная в поговорке «Заботьтесь о своих душах» тесно связана с индивидуалистической теорией моральной самодостаточности добродетельного человека. Самодостаточность на языке Сократа означала: «Если можно уничтожить тело добродетельного человека, то нельзя разрушить её моральную целостность. Если последняя есть главная забота человека, то никто не может причинить ему никакого реального вреда». В другом своем изречении: «Познай самого себя» - Сократ предупреждает об интеллектуальной ограниченности человека. Поэтому Сократа по праву можно считать основателем «открытого общества».

Таким образом, можно заметить, что большинство ценностей западной демократии (такие, например, как развитие традиций гражданского общества, свобода слова и вероисповедания, развитие идей парламентаризма и т.д.) были взращены на почве трудов западных ученых и философов. Особенно следует отметить философию экзистенциализма, неопозитивизма, постмодернизма и других влиятельных школ и направлений западной философско-антропологической мысли.

Литература

1. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. I-II. М., 1992

² Поппер К. Открытое общество и его враги. С. 218

2. Бердяев Н.А. Философия свободы // Бердяев Н.А. Сочинения. М., 1989.
3. Бубер М. проблема человека // Два образа веры. М., 1995.
4. Вальверде К. Философская антропология. М., 2000.
5. Лосский О.Н. Свобода воли // Избранное. – М., 1991.
6. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. – М., 2000
7. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ-СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ-INFORMATION ABOUT AUTHOR

TJ	RU	EN
Рахимов Мухсин	Рахимов Мухсин	Rakhimov Mukhsin
н.и.т., дотсент	Доктор философских наук, профессор	Doctor of Philosophical Sciences, professor
Донишгоҳи техникии Тоҷикисон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
e-mail: Rakhimov55@mail.ru, тел: 918-82-73-93		

САРДИРИЖЁРИ ТАБИАТ ТУЙЧИЕВ Н.

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ

Ба ҳаммаи ҷисмҳои дар табият чӣ ором ва чӣ дар ҳаракат буда, ҳаргуну қувваҳо таъсир мекунанд. Вобаста бо таъсирни қувва онҳо метавонанд дар ҳолати мувозинатӣ қарор бигиранд ва ё пешраванда, даврзананда ҳаракат кунанд ва ё парвоз, ва ё шино кунанд ва ғайра. Аз ин рӯ, қувваро ҳамчун сардирежёри табият ҳисобидан ҷоиз аст. Дар ин очерк оид ба қувваҳои дар табият мавҷуд буда маълумот пешниҳод карда шудааст, ки ҳангоми омӯхтани фанни механикаи назариявӣ дар донишгоҳҳои техникии ба донишҷӯён зарур аст.

Калидвоожаҳо: Ҷисми саҳт, қувва, вазн, мувозинат, баробартаъсирунанда, инертия.

ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР ПРИРОДЫ ТУЙЧИЕВ Н.

На все тела в природе, находящиеся в покое или движущиеся, действует силы. В зависимости от действующих сил тела могут находиться в равновесии или двигаться поступательно, вращаясь, или совершать сложное движение, либо летать, плавать и т.д. Поэтому силу можно образно сравнить с дирижёром природы. В этом очерке приводятся сведения о существующих силах в макромире, с которыми мы имеем дело при изучении теоретической механики в технических вузах.

Ключевые слова: твердое тело, сила, вес тела, равновесие, инерция, равнодействующая.

NATURE'S CHIEF CONDUCTOR TUICHIEV N.

All bodies in nature that are at rest or in motion are acted upon by forces. Depending on the acting forces, bodies can be in balance or move translationally, rotate, perform a complex movement, or fly, swim, etc. Therefore, force can be figuratively compared to the conductor of nature. This essay provides information about the existing forces in the macrocosm, which we deal during studying the theoretical mechanics in technical universities.




Keywords. rigid body, force, whole body, balance, inertia, resultant

Қувваро нишон дижед ман мегӯям,
ҷисм дар қадом ҳолат қарор дорад.




Н.Туйчиев

САРДИРИЖЁРИ ТАБИАТ

Ҳамаи ҷисмҳои табиятро чӣ нуқтаи маводӣ, чӣ системаи нуқтаҳо ва чӣ ҷисми саҳт номгузорӣ кунем (дар механика чунин номгузорӣ қабул шудааст), вобаста бо таъсирни қувва онҳо метавонанд дар ҳолати мувозинатӣ қарор гиранд ва ё пешраванда, даврзананда ҳаракат кунанд ва ё парвоз, ва ё шино кунанд ва ғайра. Аз ин рӯ, қувваро ҳамчун сардирежёри табият ҳисобидан ҷоиз аст. Биёд ба қувваҳои дар табият мавҷуд буда назар кунем. Дар макроҷаҳон – ин қувваи ҷозиба (қувваи қашиши замину офтобу моҳтобу дигар сайёраҳову ситораҳо), вазни ҷисмҳо, қувваи соиши лағзиши ғелиш, қувваҳои муқовимати обу ҳаво, қувваи Архимед дар моеҳо, қувваи фишиори обу газ ва қувваҳои инертия мебошанд. Дар микроҷаҳон – ин қувваҳои электоромагнитӣ бо номи қувваи Ампер, қувваи Лорентс, қувваҳои байнимолекулярӣ, атомӣ, ядроӣ ва ғайра мебошанд. Баъзе аз ин қувваҳои номбаршуда дар ҷадвали поён ҷой дода шудаанд.

Номи қувваҳо	Формулаи қувваҳо	Расми таъсирни қувваҳо
Қувваи ҷозиба	$F_{\text{ҷозиба}} = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2}$, дар ин ҷо γ – доими ғравитатсионӣ	
Вазни ҷисм	$P = mg$	
Қувваи соиши лағзиши қалонтарин	$F_{\text{соиш.}} = fN$, дар ин ҷо f – коэффицент соиши, N – акси таъсирни ҳамворӣ ё, ки реаксияи ҳамворӣ	

Кувваи соиши гелиш	$F_{\text{гелиш}} = \frac{f}{r} N$, дар ин чо f -коэф. соиши гелиш, ки бо см ва ё мм чен мекунанд; r -радиуси чисми гелидаистода; N -реаксияи ҳамворӣ, ки ададан ба вазни чисм баробар аст	
Кувваи муқовимати муҳит (ҳаво, равған ва ё об)	$F_{\text{муқов}} = -\alpha V$, дар ин чо α -коэф. муқовимат, ки аз шакли геометрии чисм вобаста аст. Барои суръатҳои калон $F_{\text{муқов}} = -\alpha V^2$	
Кувваи чандирӣи чисмҳои қаиш	$F_{\text{чандирӣ}} = k x $, дар ин чо k -коэффициенти чандирӣ ва ё коэф. саҳтии чисм, ки бо N/m чен карда мешавад	
Кувваи тарангии чисмҳои қаиш (симтаноб, тасма, занҷир ва гайра)	Дар ҳолати мувозинатӣ $T = mg$. Агар чисм бо шитоби a бардошта шавад $T = m(g + a)$	
Кувваи Архимед	$F_A = mg = \rho V g$, ар ин чо -зичии моёъ, V -ҳаҷми чисми ба моёъ фурӯ рафта.	
Баробартаъсиркунандай қувваҳо	$F = \sqrt{P^2 + N^2}$, дар ин чо $P = mg$; $N = mg \cos \alpha$ - реаксияи ҳамвории моил	
Кувваи кориолис (Густав Кориолис 1792 — 1843) — олимӣ франсавӣ математик, механик ва муҳандис.	$F_K = 2m/V_r / \omega_3 / \sin \alpha$, дар ин чо m -массаи оби аз бурриши кундалангӣ дарё дар воҳиди вақт ҷориҷуда, V_r - суръати нисбии дарё, ω_3 -суръати кунҷии замин, α -кунҷи байни векторҳои \vec{V}_r ва $\vec{\omega}_3$	

Қувваи инерсияи марказгурез	$F_{\text{марказ}} = \frac{mV^2}{r}$, дар инчо V-суръат, r-радиуси давра (ҳаракати донаи гандумро дар болои санги осиё тассавур кунед)	
Қувваҳои чуфт	Қувваҳои чуфт моменти тобдиҳанда доранд - $M = \pm Fh$, дар ин чо $F = F_1 = F_2$ - бузургии яке аз қувваҳо, h-китфи қувва	
Қувваи Кулон	$F_k = k \frac{g_1 g_2}{r^2}$, дар ин чо -коэф. муттансубӣ, g_1 ва g_2 -бузургии зарядҳо, r-масофаи байни зарядҳо	
Қувваи Ампер	$F_A = BIL \sin \alpha$, дар ин чо B-индуксияи магнитӣ, I-қувваи ҷараён, L-дарозии нокил	
Қувваи Лорентс	$F_L = qVB \sin \alpha$, дар ин чо q -бузургии заряд, V-суръати зарава, B- индуксияи магнитӣ	

Қувва се хусусияти ҳос дорад:

1. Самт дорад, яъне қувва вектор аст.
2. Нуқтаи гузориш дорад.
3. Бузургӣ дорад, дар системаи СИ бо kNm/s^2 ҷен карда мешавад.

Дар байни қувваҳои дар боло номнависшуда қувваҳое ҳастанд, ки онҳоро дар масофа таъсиркунанда меноманд (масалан, қувваи ҷозиба ва қувваҳои электромагнитӣ) ва наздиктаъсиркунанда (ба монанди қувваи таъсири болға ба меҳ, таъсири қувваи кашиши паровоз ба қатора, қувваҳои атомӣ ва ядроӣ). Қувваҳо тақсимшуда ва якҷояшуда (муттамарказ) мешаванд. Дар амал мо бисёртар бо қувваҳои баробар ва ё нобаробар тақсимшуда кордор мешавем ба монанди вазни қисмҳои механизму мошинҳо, биноҳо, қувваи фишори обу ҳаво ва ғайра. Вале, ҳангоми ҳалли масъалаҳо қувваҳои тақсимшударо ҷамъу тарҳ намуда ба як қувваи муттамарказ иваз мекунанд.

Қувваҳое ҳастанд, ки нуқтаи гузориш доранд ба монанди қувваи таъсири босқон ба сандон, қувваи кашиши паровоз ба вагонҳои қатора, қувваи зарбай ҷӯбдаст ба сақҷочаи биллиярд. Қувваҳое ҳастанд, ки нуқтаи гузориш ба ҷисм надоранд ба монанди қувваи ҷозиба, вазни ҷисмҳо, қувваи муқовимати обу ҳаво, қувваҳои инерсия, қувваҳои электромагнитӣ низ ба ин қувваҳо шомиланд. Ҳангоми ҳалли масъалаҳо ин намуд қувваҳоро ба маркази массаи ҷисм мегузоранд.

Қувваҳоро ба қувваҳои берунӣ ва дохилӣ шартан ҷудо мекунанд. Манбаи қувваҳои берунӣ аз ҷисми муоинакунанда берун воқеъанд ба монанди қувваи ҷозиба, вазни ҷисмҳо, қувваи соиш, қувваи муқовимати обу ҳаво. Манбаи қувваҳои дохилӣ дар худи ҷисм воқеъ аст - ин қувваи баҳамтъасиркуни қисмҳои ҷисм мебошад. Масалан, қувваи ҷандирӣи ҷисмҳои қаиш, қувваи соиши байни тиру милдонҳои механизму мошинҳо, қувваи фишори об ба девори ғулбаҳо, қувваи дасту пойи одам - мисолҳои қувваҳои дохилӣ ба шумор мераванд, қувваҳои электромагнитӣ низ ба ин қувваҳо шомиланд.

Қувваҳоро ба қувваҳои фаъол ва қувваҳои ғайрифаъол низ ҷудо мекунанд. Қувваҳои берунӣ қувваҳои фаъол ба шумор мераванд, қувваҳои дохилиро қувваҳои ғайрифаъол меноманд. Бузургӣ ва самти қувваҳои ғайрифаъол (реаксияи вобастагиҳо) аз бузургӣ ва самти қувваҳои берунӣ вобаста аст.

Қувваҳо ҳастанд, ки ҳама вақт ба як самт ва ё ба ҳар тараф равонанд. Масалан, вазни чизмҳо, қувваи ҷозибай ҷаҳонӣ, қувваи Архимед ва рексияи симтаноҳо ба як самт равонанд, қувваҳои фишори газ, об ва қувваи фишори шамол ба ҳар самт равонанд.

Ҳангоми ба чизм таъсир намудани маҷмӯи қувваҳо ва ё системаи қувваҳо, онҳоро ҷамъу тарҳ намуда ба як қувва, ки онро баробартаъсирикунандада меноманд иваз мекунанд. Дар амал бо ҷор системаи қувваҳо кордор мешавем:

1. Системаи қувваҳо воҳӯранда.
2. Системаи қувваҳои параллелӣ.
3. Системаи қувваҳои дар як ҳамворӣ ихтиёри хобида.
4. Системаи қувваҳои фазӣ – қувваҳо, ки дар ҳамвориҳо ҳархела меҳобанд.

Дар ҳолати баробартаъсирикунандада қувваҳо ба сифр баробар будан қонуни якуми Нютон иҷро мешавад ва агар баробартаъсирикунандада қувваҳо ба сифр баробар набошад, қонуни дуюми Нютон иҷро мешавад, яъне чизм бо шитоб ба ҳаракат медарояд.

Дар байнин қувваҳои дар боло номнависшуда, оид ба пайдошавӣ ва манбаи қувваҳои инертсия то ба ҳол баҳсу мунозира қарор дорад. Ин ҷо дар бораи қувваҳои инертсияи интиқолӣ ва кориолис, ки ҳангоми омӯҳтани ҳаракати нуқтаи маводӣ нисбат ба системаи ҳисботи ғайриинертсиалий пайдо мешаванд сухан меравад. Дар байнин олимони чӣ собиқ шурӯвӣ - А.Ю. Ишлинский, Л.И. Седов, В.Ф.Журавлев ва дигарон ва ҷӣ олимони ҳориҷӣ оид ба пайдошавии қувваҳои инертсия нуқтаи назари ягона нест, ки нест. Ин қувваҳоро бâъзе олимон қувваҳои қалбакӣ, бардуруғ ва ё ҳаёлӣ меноманд ин ҳам бо он сабабе, ки манбаи қувваҳои инертсия дар ҳақиқат чизм нест. Маълум аст, ки қувва ин таъсирӣ як чизм ба ҷисми дигар аст, бо ибораи дигар қувваҳои реалий ҷуфт - ҷуфт пайдо мешаванд. Қувваҳои реалий аз интиҳоби системаи сарҳисоб вобаста нест. Қувваҳои инертсияи номбурда ба ҳуд ҷуфт надоранд ва маълум нест, ки ҷӣ хел пайдо мешаванд? Вале дар амал ин қувваҳо ҳамчун қувваҳои ҳақиқӣ ба ҷисмҳо таъсир расонида, ҷисмҳоро аз ҳолати мувозинатӣ мебарорад, ба онҳо шитоб медиҳад, ин қувваҳоро чен кардан мумкин аст. Аз ин нуқтаи назар қувваҳои инертсия ба қувваҳои ҳақиқӣ монанд ҳастанд, вале фарқият низ доранд. Бâъзе монандӣ ва фарқияти онҳоро қайд мекуним.

Монандии онҳо:

1. Қувваҳои инертсия ба монанди қувваҳои ҳақиқӣ ба массаи ҷисм мутаносуб аст.
2. Бузургӣ ва самт дорад (масалан, бузургии онҳоро бо қуввасанҷ чен кардан мумкин).
3. Ба нуқтаи маводӣ ва ё ҷисмҳо таъсир расонида онҳоро аз ҳолати мувозинатӣ мебарорад, ба онҳо шитоб медиҳад. Масалан, бо таъсирӣ ин қувваҳо одамони дар доҳили автобус ва ё торолейбуси бошитоб ва ё сустшаванд ҳаракаткунандада ба ҳар тараф тела дода мешаванд.

Фарқияти онҳо:

1. Қувваҳои инертсия нуқтаи гузориш надоранд. Базе қувваҳои ҳақиқӣ ба монанди қувваи ҷозиба, қувваи мӯқовимати обу ҳаво, вазни ҷисмҳо низ нуқтаи гузориш надоранд.
2. Самти онҳо ба муқобили шитоб равон аст. Масалан, агар автобус бо шитоб ба пеш ҳаракат кунад, одамони дар доҳили он ҳаракаткунандада ба қафо тела дода мешаванд.
3. Манбаи ин қувваҳо ҷисм нест, бо ибораи дигар дар асоси қонуни сеюми Нютон акси таъсир надоранд. Ин қувваҳо бо қонуни сеюми Нютон муносибате надоранд.
4. Ин қувваҳо фақат дар системаи ҳисботи ғайриинертсиалий пайдо мешаванд.

Ҳангоми нуқтаи маводӣ ва ё ҷисм қаҷхатта ҳаракат намудан қувваи инертсияи интиқолиро ба ду ташкилдиҳандада ба ҳам перпендикуляр – қувваи инертсияи марказгурез ($F_e^n = \frac{V_e^2}{\rho}$, дар ин ҷо V_e -суръати нисбии интиқолӣ; ρ – радиуси қаҷии ҳати сайри нуқтаи маводӣ) ва қувваи инертсияи даврзанандада ($F_e^r = m \left| \frac{dV_e}{dt} \right|$) ҷудо мекунанд. Агар системаи ҳисботи ғайриинертсиалий бо ҷисми даврзадаистода алоқаманд бошад, он гоҳ ба нуқтаи маводӣ ва ё ҷисми ҳаракати нисбӣ қардаистода боз илова қувваи инертсияи кориолис таъсир мекунад, ки бузургиаш ба ифодай зерин баробар аст: $F_c = 2m|\omega||V_r|\sin\alpha$, дар ин ҷо ω – суръати қунҷии ҷисм (масалан, барои замин суръати қунҷии даврзании шабонарӯзии замин, V_r - суръати нисбӣ нуқтаи маводӣ, α - қунҷи байнин векторҳои суръати қунҷии интиқолӣ $\vec{\omega}$ ва суръати нисбии нуқтаи маводӣ \vec{V}_r). Маълум аст, ки бо таъсирӣ қувваи кориолис дарёҳои дар нимкураи шимолии замин, ки аз ҷануб ба шимол ҷорӣ мешаванд соҳили росташонро бисёртар шуста мебаранд, ки ин ҳодиса бо номи қонуни Бэра маълум аст. Дарёҳои дар нимкураи ҷанубӣ, ки аз шимол ба ҷануб ҷорӣ мешаванд низ соҳили росташонро бисёртар шуста мебаранд. Дар хотир дорам, ки як мард аз ноҳияи Раҳш дар баромади ҳуд, дар телевизион бо ҳайрат гуфт, ки ҷаро дарёи Сурхоб ҳамасола соҳили росташро шуста мебарад, ки мо аз соҳил махкамӯнӣ безор шудем? Мехоҳам ба ин савол равшаний андозам.

Дар асоси маълумотҳо расмӣ координатай ҳаритавии ноҳияи Рашт $\alpha = 39^\circ$ арзи шимолӣ буда, пуробии дарёи Сурхоб дар моҳи июл (ҳаҷми оби ҷоришуда аз бурриши қундалангии дарё дар як сония) ба $V = 3120 \frac{\text{м}^3}{\text{с}}$ боробар мебошад. Агар суръати ҷоришавии дарёро ба ҳисоби миёна $v = 3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, ки ба 10,8 км/соат ҳамарзиш аст қабул қунем, он гоҳ таъсирӣ қувваи кориолис, ки

дарёро ба тарафи соҳили рост тела медиҳад, ҳисоб карда метавонем $F_c = 2m|\omega||V_r| \sin \alpha = 2 \cdot 10^3 \cdot 7,210^{-5} \cdot 3,063 \cong 816 \text{ Н}$, ки ба тахминан 81 кг баробар мешавад. Ана ҳамин қувваи инертсияи кориолис ба шуста бурдани соҳили рости дарёҳо сабаб мешавад. Ин қувва бо сабаби даврзании шабонарӯзии замин пайдо мешавад, чунки замин системаи ҳисботи ғайриинертсиалий ба шумор меравад.

ХУЛОСА

Ҳангоми соҳтани ҳаргуна биноҳо, манораҳо, пулҳо, обамборҳо ва механизму мошинҳо таъсири ҳаммаи қувваҳои ҳақиқии дар табиат бударо, ки баъзеи онҳо ҳоло нестанду баъд ягон вақт пайдо мешаванд (ба монанди қувваи заминларза, шамолу барфу борон, омадани сел, тағйирёбии ҳарорат ва ғайра) ба ҳисоб гирифтани зарур аст. Қувваҳои инертсияро новобаста ба он, ки ҳар хел меномем (қалбакӣ, сохта, бардурӯғ, хаёлӣ) ин қувваҳо ба нуқтаҳои маводии (ҷисмҳои) ҳаракаткунанда нисбат ба системаи ҳисботи ғайриинертсиалий баръало таъсир мерасонанд ва ҳангоми ҳаракати механизму мошинҳо, ҳангоми ҳаракат намудан дар болои ҷисмҳои даврзананда ва ё бошитоб пешраванда бояд ба назар гирифт.

АДАБИЁТ

1. Туйчиев Нозирҷон. Курси муҳтасари меҳаникаи назариявӣ, Душанбе, “Шарқи озод”, 2005, 240саҳ.
2. Туйчиев Нозирҷон. Меҳаникаи назариявӣ (силсилаи лексияҳо). Душанбе, “Дониш”, 2012, 255 сах.
3. Яблонский А.А., Никифорова В.М. Курс теоретической механики. 16-е. изд. Москва, 2011, 608 стр.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ.СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ. INFORMATION ABOUT AUTOR.

TJ	RU	EN
Туйчиев Нозирҷон	Туйчиев Нозиржон	Tuichiev Nozirjon
Донишгоҳи техникии Тоҷикисон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими.	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
н.и.ф.-м., доцент	к.ф.-м.н., доцент.	Candidate of Physical and Mathematical Sciences

ХУВИЯТ – ЧАВШАНИ АМНИЯТИ МИЛЛӢ

¹Сайдумаров С.С., ²Сарфарозова Н.Г.,

¹Донишгоҳи техники Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими

²Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муаллиф мақолаи мазкурро ба таҳлили яке аз масъалаҳои мубрами иҷтимоӣ – фалсафӣ, фарҳангӣ – сиёсӣ ва равоншиноӣ – антропологии мусоир – хувият ва амнияти давлатҳои миллӣ бахшидааст. Дар аввал ў мубрамияти масъаларо барои замони мусоир аз нигоҳи муҳаққиқони гуногун мухтасаран шарҳ дода, пасон хатарҳои асосии замони мусоирро ба риштаи таҳлил кашид, роҳҳои пешгириашонро низ нишон додааст. Бинобар ин, муаллиф асосонк таъқид менамояд, ки давраи ҷаҳоншумулӣ ва гузариши ба деглобализатсия аз ҳар як фарди миллати тоҷик ва аҳли зиёд ҷиракии сиёсиро аз гузашта дида бештар талаб мекунаду баҳри ҳифозату тақвиятбахши хувияти миллӣ ва ба ояндагон давлати миллӣ дорандай хувияти миллӣ муташаккилро бокӣ гузоштан, корнамоҳои дигар.

Калидвоҷжаҳо: хувият, миллат, ҳудшиносии миллӣ, хувияти миллӣ, тоҷик, зеҳнияти миллӣ, ҳиссияти миллӣ, ифтиҳори миллӣ.

ИДЕНТИЧНОСТЬ - ОПОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сайдумаров С.С., Сарфарозова Н.Г.

Автор данную статью посвятил анализу одной из самых актуальных социально-философских, культурно-политических и психолого-антропологических проблем современности - идентичности и безопасности национальных государств. В первую очередь он обосновал значимость проблемы для современного времени с точки зрения различных исследователей, затем проанализировал основные опасности и угрозы современной эпохи и показал пути их предотвращения. Вследствие этого, автор на полной основе подчёркивает, что эпоха глобализации и перехода к деглобализации, требует от каждого отдельного представителя таджикской нации и интеллигенции ещё большей политической бдительности чем ранее с тем, чтобы защитить и укрепить национальную идентичность, и оставить в наследство будущим поколениям национальное государство с совершенной национальной идентичностью.

Ключевые слова: идентичность, нация, национальное самосознание, национальная идентичность, таджик, национальный менталитет, национальные чувства, национальная гордость.

IDENTITY IS THE ANCHORMAN OF NATIONAL SECURITY

Saidumarov S.S., Sarfarozova N.G.

The author devoted this article to the analysis of one of the most topical socio-philosophical, cultural-political and psychological-anthropological problems of our time - the identity and security of national states. First of all, he substantiated the significance of the problem for modern times from the point of view of various researchers, then he analyzed the main dangers and threats of the modern era and showed ways to prevent them. As a result, the author emphasizes on a full basis that the era of globalization and transition to de-globalization requires from each individual representative of the Tajik nation and intelligentsia even greater political vigilance than before in order to protect and strengthen national identity, and leave the national state as a legacy to future generations with perfect national identity.

Keywords: identity, nation, national identity, Tajik, national mentality, national feeling, national pride.

Самаранокии концепсияи амнияти миллӣ бо инкишофи ҷомеаи шаҳрвандӣ рӯз аз рӯз бештару беҳтар гардида, давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бо низоми озодӣ ва ҳуқуқҳои шаҳрванд дастовардҳои фарҳангии тӯли таъриҳ ба даст овардаи миллати тоҷикро рушд медиҳанд. Талаботи амнияти инсон, ки нисбат ба дигар талаботҳояш ҳама вақт диди нав ва усулҳои навро металабад, пайдоишаш ҳанӯз аз тавлиди инсон то охири умр унсури асосӣ ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, тарҳҳои амниятие, ки дар давраи асримиёнагӣ ба мисли «Бораи Бухоро», Қалъа ва ё Диж вучуд дошт, дигар дар замони мусоир ба кор намеравад.

Асоси ҳар як миллатро, ки фардҳо ташкил медиҳанд, мо аввал масъалаи амнияти хувияти фардро дар ҷомеаҳои миллӣ мавриди таҳлил қарор додаем. Азбаски пайваста мураккабшавии муҳити табии, иҷтимоӣ ва аҳборотӣ ба хувияти инсони мусоир бетаъсир нест, ҳамарӯза дари хувияти фарди замонро равандҳои нави иҷтимоӣ - фалсафӣ ба мисли постмодернизм, ҷаҳоншумулӣ, деглобализатсия ва ғ. мекӯбанд. Дар маҷмӯъ, ивазшавии босуръати технологияҳои комуникатсионӣ ва пайдо шудани имкониятҳои нави фишор овардан ба инсон масъалаи хувияти фарди миллиро боз ҳам мубрамтар мегардонад.

Агар имкониятҳои фарди мусоирро ба инобат гирем, пас на ҳама фардҳои миллӣ ба фишорҳои гирдobi он тоб оварда, хувияти хешро нигоҳ дошта метавонанд. Арезишҳои наве, ки ба вучуд омада истодаанд, баъзеашон куллан ба мӯқобили арзишҳои суннатии тоҷикон баромад менамоянд. Агар ба умқи масъалаи моҳияти инсон фурӯ равем, пас мебинем, ки «Ман» – и инсони мусоир, маҳсусан ҷавонон ва наврасон зиёдтар зери таъсири «Вай» монда, унсурҳои таъсиргузори «Фавқулман»-ро қарib, ки барҳам зада истодаанд. Яъне таҷрибаи андӯхтаи таъриҳӣ ва дастовардҳояш арзиши хешро аз даст медиҳанд ва ё бо сабаби ба вучуд омадани меъёрҳои нави иҷтимоӣ камарзиш мегарданд³ [2, с. 78], ки ба хувияти ў таъсири манфӣ мерасонанд. Дар ин ҳолат

³ Ахтямова А. А. Радикальное улучшение способностей человека как угроза идентичности личности // Общество: философия, история, культура. 2017. № 8. С. 76–78.

ҳувияти инсонро на дар рафтораш, на дар ҷавобҳояш, балки дар муҳолифатпазирии нақлии (нarrатив) фардии вай ҷӯё бояд шуд⁴ [4, с. 104].

Адабиётҳои илмиро таҳлил намуда, хулоса кардан мумкин аст, ки ба инсони миллӣ ҳатарҳои зиёд таҳдид менамоянд, ки якчандтои он таҳдидҳои бунёдӣ ба ҳувияти инсони миллӣ маҳсуб меёбанд:

1. Дур шудан аз муҳити иҷтимоии наздиқтарин, ки дар он ҳувияти миллии фард бояд ташаккул ёбад, мавқеи онро олами виртуалий бамаротиб маҳдуд менамояд. Инқилоби илмҳои техникий шурӯъ аз нимаи дуюми аспи XX тамоми ҷанбаҳои ҳаёти инсониро фаро гирифта, сарҳади давлатҳои миллиро ахбор убур намуда, ба равандҳои ташаккули миллат басо таъсиргузорӣ карда, дар шуури одамон фазои ҷаҳоншурулиро бунёд намудааст⁵ [3, с. 35]. Албатта давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мубрамияти ин масъаларо дуруст дарк намуда, давоми солҳои соҳибиستикӯлий шумораи телевизионҳои давлатӣ ва ғайридавлатиро ба 72 – адад расонида⁶ [9, с. 77], шумораи сомонаҳо ва ё торномаҳои миллиро зиёд намуданд. Вале нисбат ба навиштаҷот аксарияти мардуми мо ба расм ва видеоҳои тарғибгарони иддai сабуқандешу зоҳирпараст бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, ба қавле ин бозорро гарм месозанд. Бинобар ин, моро мебояд дар ин самт корҳоро суръати нав бахшида, блогеронеро дар шабакаҳои иҷтимоӣ тарбия намоем, ки ҳувияти миллии баланд дошта, урғу одат ва забони миллиро дар сатҳи зарурӣ медонанд. Ва доираи он блогеронеро, ки ба шаъну шарафи миллат латма мезананд, бо ҳар роҳу восита маҳдуд бояд кард;

2. Дур шудан аз анъанаҳои гузаштагони хеш аксарияти инсонҳои мусосирро ба «маҳлуқ»—е мубаддал гардонидааст, ки ахбори паҳнкардаи ВАО, интернет ва ё шабакаҳои иҷтимоиро дуруст ҳазм карда натавонанд, зоро бешак, он манфиати паҳнкунандаро фаро мегирад, на ҷомеаҳои миллиро. Махсусан бо тарғиби постмодернизм инсоният дар замони ҳукмронии интернет қарор гирифта, дур нест, ба «марғи инсон» шоҳид шавем. Албатта ин маъни онро дорад, ки бархеҳо ҳастии анъанавии табий - таърихии-инсонро инкор карда, олами маънавию предметии гузаштагони хешро, ки дар заминай онҳо айни замон зиндагӣ доранд, ба фаромӯшӣ баранд. Аз ин нуқтаи назар, мо айни замон дар муборизаи байни фарҳанги «миллат» ва фарҳанги «космополит» қарор дорем, ки ғолиб омадан дар ин мубориза аз ҳар як фарди баору номуси тоҷик масъулияту садоқати баланди ватандорӣ талаб менамояд;

3. Дур шудан аз арзишҳои исломи асп боиси костагии ҳувият мегардад. Ҷуноне дар моддаи 26 – и Конститутсияи ҔТ омадааст: «Ҳар кас ҳуқӯқ дорад муносибати ҳудро нисбат ба дин мустақилона муйян намояд, алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон динеро пайравӣ намояд ва ё пайравӣ накунад, дар маросим ва расму оинҳои динӣ иштирок намояд»⁷ [10]. Ба ҳамагон маълум аст, ки аксарияти мардуми тоҷик зиёда аз ҳазор сол пайрави равияи суннии ҳанафии дини ислом ва шумораи каме шиъаи исмоилия мебошанд. Мусулмонони Осиёи Марказӣ анъанаи бойи давлатсозиро дошта, барои гирифтани таҷрибаи шубҳаноки дигарон таваҷҷӯҳу эҳтиёҷ надоранд. Илова бар ин, мазҳаби ҳанафия принсипи таҳаммулпазириро васеъ истифода мебарад. Мактаби тасаввуф ва махсусан нақшбандия (аксарияти мардуми тоҷик пайрави ин мактабанд) бо таҳаммулпазирии ҳуд аз дигарон фарқ мекунад⁸ [1, с. 76]. Агар таърихи тоҷиконро вақт занем, мо ягон маротиба бар зидди дигарон шамшер накашидаем ва мардуми мо ягон вақт исломи тундгароро дастгирӣ нанамудааст, аммо мутаассифона баъзе бо ном «тоҷикони нав» қӯшиш менамоянд, ки сутуни ҳувияти динии моро бо андешаҳояшон аз ҷояш ҷунбонанд. Манзури мо, аз тарафи баъзе аз ашҳос паҳн намудани андешаҳои «салафия», «бародарони пок», «шоҳидони яҳво» (дар Тоҷикистон тарғиби онҳо мувоғиқи қонунгузорӣ манъ карда шудааст) ва ғ. мебошад. Агар ба умқи андешаҳои онҳо назар андозем, мебинем, ки мағҳуми миллат ба маъни имрӯзааш барои онҳо бегона мебошад ва умуман онро эътироф намекунанд. Пас, агар аз болои андешаҳояшон пардаро бардорем, маълум мегардад, ки бо ҳар роҳу восита мардуми тоҷикро ба гумроҳӣ бурда, манфиати қадом як ширкати фаромилӣ ва ё ҳоҷагони хориҷиашонро дар Тоҷикистон амалӣ карданӣ мешаванд.

⁴ Добрин О. А. Социальные риски современности и угрозы идентичности: системный анализ концепции Э. Гидденса //Системная психология и социология. 2019. № 1. С. 100–108. DOI: 10.25688/2223-872.2019.29.1.09

⁵ Воронина Т. П. Информационное общество: сущность, черты, проблемы. М.: Изд. отдел ЦАГИ, 1995. 112с.

⁶ Сарфарозова Н. Г. Роль телевидения в совершенствовании национального самосознания (социально – философский анализ). Монография. – Душанбе: “Ирфон” 2019. 232с.

⁷ <http://mmk.tj/content/конститутсияи-ҷумҳурии-тоҷикистон>

⁸ Абдулов С. Р. Концепция социальной справедливости в современных радикальных исламских направлениях. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Душанбе – 2019. – 136с.

4. Офаридани инсони «оянда» – трансгуманизм, тадқиқотҳои солҳои охир аз тарафи лабораторияҳои баъзе аз давлатҳои пешрафта нишон медиҳад, ки олимон аллакай меҳоҳанд ба табииати инсон таъсир расонанд. Доир ба ин масъала физики машҳури охири асри XX ва аввали асри XXI Стивен Хокинг ёдоварӣ мекунад, ки дар ояндаи наздиқ инсоният метавонад маълумотҳои ДНК – и фарзандон ва наздикини худро иваз намоянд. Ин ба онҳо имконият медиҳад, ки дорон хотираи рушдёфта, ақли расо, масунияти баланд ва организми дарозумиро таъмин намояд. Моҳиятан волидони сарватманд метавонанд мустақилона бо роҳи таъсир расонидан ба ДНК ҳаёти минбаъдана фарзандонашро муайян намоянд⁹[6, с. 144]. Барои инсони имрӯза тавлиди кӯдак бо роҳи бордоркунни сунъӣ (ЭКО) муъчиза ҳисоб намешавад, зеро бо ин усул аллакай миллионҳо одам дар дунё таваллуд шудаанд, ки дар Тоҷикистон низ чунин марказ бо номи «Насл» солҳост фаъолият мекунад. Тавассути ин усул бемориҳои ирсии мудовими наслӣ ба фарзанд намегузарарад, ки нисбат ба бордоршавии табии бартарӣ пайдо мекунад, зеро генҳои варшикаста интиқол намеёбанд ва тавлидшавии фарзанди солимро кафолат медиҳанд. Усули дигари тавлиди фарзанд истифода бурдани модарҳои донор (модари сурогатӣ) мебошад, ки тухмхӯҷайраҳои шахсони тамоман бегонаро (зану марди дигарро) зани дигар бордор шуда, таваллуд мекунад – ин усул низ дар Тоҷикистон истифода гардидааст. Усули дигари тавлиди кӯдак – клон ба ҳисоб меравад, ки лабораторияҳои пешрафтаи дунё онро коркард намудаанд ва таҳқиқотҳо дар ин соҳа идома доранд. Таҳқиқоти охирини ачиб дар ин соҳа трансгуманизм (мағҳуми лотинии *trans* – пешоянӣ, ифодакунданаи гузарӣ, тағиیرёбии инсон) консепсияи фалсафии истифодабарандана пешравиҳои илму техника баҳри зиёд намудани имкониятҳои ақлӣ ва биологии инсон бо мақсади аз байн бурдани бемориҳо, тез пир шудани организм ва дарозумр кардани он мебошанд. Трансгуманистон тадқиқотҳои худро босуръат идома дода истодаанд. Дар моҳи марта соли 2023 зиёда аз ҳазор нафар олимону сарватмандони бонуфузи олам пешниҳодеро имзо намуданд, ки дар таърихи башарият беҳамто мебошад, онҳо дар ин ҳуҷҷат талаб намуданд, ки тадқиқотҳо барои зеҳни сунъӣ ақаллан барои шаш моҳ боздошта шаванд¹⁰[5]. Мақсади ниҳоии трансгуманистон дар он аст, ки мавҷудот ва ё техникаро (робот) бояд биофарапанд, ки имкониятҳои зеҳниаш аз қобилияту маърифати инсони имрӯза зиёдтар бошад, яъне бо ибораи дигар ба кори худованд таъсиргузор гашта истодаанд. То қадом андоза муваффақ мегарданд, вақт нишон медиҳад.

5. Дар натиҷаи зиёд гардидани нуфузи интернет, ҷаҳоншумулий ва деглобализатсия нақши идеалҳои миллӣ баҳри ташаккули ҳувияти миллии наврасону ҷавонон аз байн рафта истодаанд. Айни замон дар байни наврасон ҳунармандон ва гурӯҳҳои эстрадие ҳамчун идеал қабул гашта истодаанд, ки ҳувияти ҷинсиашон номуайян ва ё ғайрианъанавӣ мебошад. Масалан, ҳунармандони ҳоливуд Нил Патрик Ҳаррис, Ҷим Парсонс, Джоди Фостер, Эндрю Скотт ва ғайраҳо робитаҳои ғайрианъанавиро пайравӣ мекунанд ва гурӯҳҳои эстрадии BTS, Blackpink, K/DA, Little Big ва ғайраҳо баҳри ҷалб намудани аудиторияи зиёд дар байнашон нафарони дорон муносибатҳои ғайрианъанавиро ҳамроҳ намудаанд ва ин гуна одамонро барои наврасон тарғиб мекунанд.

Албаттa ҷомеаи миллии тоҷикон ҷомеаи суннатӣ буда, равияҳои ғайрианъанавиро қабул надоранд, аммо бо ҳар роҳу восита наврасони моро «ҷомеаи капиталистӣ психологияи мардумро дигар карда, майл ба анъаноти ғарбӣ мебарад»¹¹ [7, с. 61].

Шашум авҷ гирифтани шаклҳои нави ҳувият дар байни афроди миллӣ ба космополит ва шахси маргиналӣ. Космополитизм (ка. юн. *Kosmopolitēs* – шаҳрванди олам) равияни нав дар фалсафа ба ҳисоб наравад ҳам, дар замони мусоир тарафдоронаш хело зиёд гардида истодаанд. Намояндагонаш ба дигарон таълим медиҳанд, ки аз урғу одат, анъана, фаҳанг, дин, ҳисси ватандӯстӣ, даст қашидан аз истиқполият ва давлати миллиро тарғиб намоянд. Барои миллати тоҷик, махсусан муҳочирони мо тарғиби ин андешаҳо хело ҳатарнок аст, зеро онҳо метавонанд, ки дар шаҳрҳои қалон тез ҳазм шуда, тамоми тоҷикияти ҳешро аз даст диханд. Масъалаи шахси маргиналӣ (кал. лот. *mago–canor*) низ барои давлатҳои миллӣ мисли Тоҷикистон яке аз масъалаҳои ҳассоситарини фалсафаи иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Дар замони мусоир миллатеро ёфтани ғайриимкон аст, ки бо намояндагони дигар миллатҳо оила барқарор накунанду соҳиби фарзанд нагардида бошанд ва тоҷикон низ истисно нестанд. Фарзандоне, ки падар ё модарашон тоҷик мебошанд, баъзан ба ҳолатҳои ногувор меафтанд, ки худро аз намояндагони миллат қанор гирифта, боиси рӯҳафтодагиашон мегардад. Бинобар ин, моро зарур аст, ки ба ин масъалаҳо дикқати махсус дихем, зеро баъд аз истиқполият никоҳи тоҷикони муҳочир дар ФР ва дигар

⁹ Рахимов М. Х.Трансгуманизм и будущее человечества. Рахимов М.Х., Тураев Ф.Р., // Вестник Таджикского национального университета. Философия. №4, - Душанбе, 2019 г. – С. 141-145, ISSN 2074-1847, УДК: 159.9. (575.3).

¹⁰ Люди впервые испугались своего создания: Почему Маск и Возняк выступили против искусственного интеллекта Читайте на WWW.KP.RU: <https://www.kp.ru/daily/27484/4741304/>

¹¹ Сайдумаров, С. Роль классических телевизионных фильмов в укреплении национального самосознания (на примере Таджикистана) / С. Сайдумаров, Н. Сарфарозова // . – 2017. – Т. 2, № 2(38). – С. 59-64. – EDN ZRTJXL.

давлатҳо хело зиёд гардидааст. Барои баланд бардоштани ҳувияти миллии фарзандони онҳо моянд, бояд механизмҳои маҳсусро коркард намоем. Мумкин аст, ки дар байни онҳо олимони варзида, варзишгарони қасбӣ мутахассисони сатҳи баланд пайдо гарданд ва миллати тоҷикро дар байни дигар миллатҳо муаррифӣ намоянд.

Дар замони мусир ба давлатҳои миллӣ унсурҳои манғии зиёд таҳдид менамоянд, бинобар ин, вақте расидааст, ки бояд ҳар як фарди бошуури ҷомеаи тоҷик бар зидди ҳама гуна унсурҳои манғии бегона муборизаи беамон баранд. Зоро: «Ҳама гуна соҳтор ва низом то ҳамон вақте самаранокии худро нигоҳ дошта метавонад, ки дар худ боварӣ ва эътиқод нисбат ба қонун ва меъёрҳои иҷтимоии ўро идоракунанда, вайро фаро гирифтаанд»¹²[8, с. 245]. Соҳторҳои марбуторо мебояд дар ин бобат самаранокии кори худро дучанду ҳатто вобаста ба зарурат даҷчанд намоянд. Илава бар ин, яке аз институтҳои асосии таъсиркунанда ба шуури одамон ВАО ба ҳисоб меравад. Моро мебояд, ки корро дар ин самт ҷоннок намоем ва тавассути барномаҳои илмии таҳлили унсурҳои ҳувияти миллиро дар намояндагони миллати тоҷик устувортар намоем, то ин ки онҳо тавонанд ба ҳатарҳои замони мусир тобовар бошанд.

Адабиёт

1. Абдулов С. Р. Концепция социальной справедливости в современных радикальных исламских направлениях. дис. ... канд. фил. наук : 26.03.2020 /Абдулов Сулаймон Раджабович; науч. рук. С. Ахмедов; Душанбе, 2019. – 136с.
2. Ахтямова А. А. Радикальное улучшение способностей человека как угроза идентичности личности // Общество: философия, история, культура. 2017. № 8. С. 76–78.
3. Воронина Т. П. Информационное общество: сущность, черты, проблемы. М.: Изд. отдел ЦАГИ, 1995.
4. Доброта О. А. Социальные риски современности и угрозы идентичности: системный анализ концепции Э. Гидденса //Системная психология и социология. 2019. № 1. С. 100–108.
5. Люди впервые испугались своего создания: Почему Маск и Возняк выступили против искусственного интеллекта Читайте на WWW.KP.RU: <https://www.kp.ru/daily/27484/4741304/>
6. Рахимов М. Х. Трансгуманизм и будущее человечества. Рахимов М.Х., Тураев Ф.Р., // Вестник Таджикского национального университета. Философия. №4, - Душанбе, 2019 г. – С. 141-145.
7. Сайдумаров, С. Роль классических телевизионных фильмов в укреплении национального самосознания (на примере Таджикистана) / С. Сайдумаров, Н. Сарфарозова // . – 2017. – Т. 2, № 2(38). – С. 59-64. – EDN ZRTJXL.
8. Сайдумаров С. С., Сарфарозова Н. Г. Социально-философский анализ генезиса национального самосознания // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №5 (18). С. 239-247. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/saidumarov> (дата обращения 15.05.2017).
9. Сарфарозова Н.Г. Роль телевидения в совершенствовании национального самосознания (социально – философский анализ). Монография. – Душанбе: “Ирфон” 2019. 232с.
10. <http://mmk.tj/content/конституцияи-ҷумҳурии-тоҷикистон>.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН-СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ-INFORMATION ABOUT AUTHORS

TJ	RU	EN
Сайдумаров Сайдвоҳид Сайдбурхонович	Сайдумаров Сайдвоҳид Сайдбурхонович	Saidumarov Saidvohid Saidburkhonovich
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М. С. Осими	Таджикский технический университет им ак. М. С. Осими	Tajik Technical University named after ac. M. S. Osimi
Номзади илмҳои фалсафа., дотсент	Кандидат философских наук., доцент	Candidate of philosophical sciences, docent
E-mail: svd-2010@mail.ru		
TJ	RU	EN
Сарфарозова Назира Гулазоровна	Сарфарозова Назира Гулазоровна	Sarfarovova Nazira Gulazarovna
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан	Academy of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan
Номзади илмҳои фалсафа., дотсент	Кандидат философских наук., доцент	Candidate of philosophical sciences, docent
E-mail: sng-2005@mail.ru		

¹² Сайдумаров С. С., Сарфарозова Н. Г. Социально-философский анализ генезиса национального самосознания // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №5 (18). С. 239-247. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/saidumarov> (дата обращения 15.05.2017).

ТАЪРИХИ ИЛМ ВА ТЕХНИКА- HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

УДК.37.08.501.65.01

АКАДЕМИК СУЛТОН УМАРОВ - олим ва ташкилотчии илм

А.А. Абдурасулов, З.Н Ёдалиева

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акаадемик М.С. Осими

Дар мақола оид ба фаъолияти босамару саҳми бузурги яке аз аввалин олимони Осиёи Миёна дар соҳаи Физикии назарияйӣ, ақадемики Ақадемияҳои илмҳои ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон, Президенти Ақадемияи миллӣ илмҳои Тоҷикистон (с.1957-1964) Султон Умаров дар рушди илмҳои табатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар ҷумҳури мャълумоти муҳтасар оварда шудааст. Нишон дода шудааст, ки савияи баланди қасби, маҳорати беҳамтои роҳбарни коргузорӣ, масъулияти қалони шаҳрвандӣ ба С. Умаров имкон доданд, ки новобаста аз мушкилоти мавҷуда дар муддати кӯтоҳ заминай боэътиномди рушди илмҳои табиатшиносӣ-техникиро дар Тоҷикистон гузошта, шаклҳои самараноки омадакунин мутахассисонро дар ин соҳа ба роҳ монад.

Калидвоожаҳо: илмҳои табиатшиносӣ-техники; тадқиқотҳои Физикию математики, ақадемияи илмҳо; омодакунин мутахассисон. Институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ.

АКАДЕМИК СУЛТОН УМАРОВ - ученый и организатор науки

А.А. Абдурасулов, З.Н Ёдалиева

В статье приведена краткая информация о плодотворной деятельности и огромного вклада один из первых ученых Центральной Азии в области теоретической физики, ақадемика ақадемий наук республик Таджикистана и Ӯзбекистана, Президента национальной академии наук Таджикистана (1957-1964гг). Султона Умарова в развитии естественных, точных и математических наук в республике. Показана, что высокий профессиональный уровень, незаурядный талант руководителя и организатора, глубокая гражданская ответственность, С. Умарова позволили ему за короткий срок заложить надежную основу развития естественно-технических наук в Таджикистане, определить эффективные пути подготовки специалистов в этой области.

Ключевые слова: естественно-технические науки; физико-математические исследования; подготовки специалистов; научно-исследовательские институты; ақадемия науки;

ACADEMICIAN SULTON UMAROV - Scientist and organizer of science

A.A. Abdurasulov, Z.N. Yodalieva

The article provides brief information about the fruitful activity and huge contribution of one of the first scientists of Central Asia in the field of theoretical physics of the academies of sciences of the republics of Tajikistan and Uzbekistan, President of the National Academy of Sciences of Tajikistan (1957-1964) Sulthon Umarovich Umarov in the development of natural, exact and mathematical sciences in the republic. It is shown that the high professional level, outstanding talent of the leader and organizer, deep civic responsibility of S.U. Umarov allowed him to lay a reliable foundation for the development of natural and technical sciences in Tajikistan in a short time, to determine effective ways of training specialists in this field.

Keywords: natural and technical sciences; physical and mathematical research; training of specialists; Research Institutes.

Дар китоби таърихи ташаккули башарият ва фарҳанги ҳар ҳалқу миллат саҳифаҳои хираю ногувор ва рангину ифтихорӣ зиёданд. Китоби таърихи фарҳанги бостонию тамаддунофари ҳалқи тоҷик ҳам, ғани аз саҳифаҳои бо оби зар навиштау боиси ибрату пайравии мардуми ҷаҳон гашта, мебошад. Ба маънои аслиаш ғояҳои гумманистии бо оби тилло дар пусти гов навиштаи Авесто, фарҳанги сиёсату давлатдории дар силиндрӣ бузург сабтшудаи эъломияи Куруши Қабир, хиради давлатдории тоҷикон дар аҳди Сомон, панду ҳикматҳои беҳамтою хирадмандонаи дар осорҳои безаволу оламшумули Рудакӣ, Фирдавсӣ, Саъдӣ, Ҳофизу Ҷомио Ҳайём ва дигарон таҷассумёфта, дар рушди фарҳангу тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми арзанда гузоштаанд. Таъриҳ гувоҳ аст, ки бори рушди илмҳои риёзӣ, табиатшиносию техниқӣ ҳам, таи асрҳои 8-15 дар тули қарib 8 аср бар души олимони шарқи мусулмон буд ва дар он мақоми аҷдодони фозилу донишманди ҳалқи тоҷик М. Ҳоразмӣ, А. Форобӣ, А.Берунӣ, А. Сино, У. Ҳайём, М. Улугбек, садҳо дигарон арзандау мондагор ва дар ташаккулу пешрафти илми ҷаҳонӣ пойгоҳи роҳнамо буданд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барҳақ дар муқаддимаи китобашон “Чехраҳои мондагор” қайд намудаанд, ки : -“Таъриҳ гувоҳ аст, ки ин сарзамин абармардонеро ба дунё овардааст, ки ҳар қадом дар замони хеш бо хирад, заковат, дониш ва фазилат ба дараҷае шуҳрат пайдо карда буданд, ки самараи умру ҳидмати беназир, мақому манзалаташон ҳамеша ва дар ҳама давру замон боиси ситоиш ва қадрдонӣ мебошад” [1].

Мутаасифона, аз асрҳои 15 сар карда эҳҷа ва рушди илмҳои риёзӣ ва табиатшиносию техниқӣ дар қисмати Аврупо вусъат ёфта, дар қишварҳои исломӣ, махсусан дар минтақаи Осиёи Миёна ва аз ҳама бештар дар марзи аморати Бухоро рӯ ба таназул оварда, қарib пурра аз байн рафт. Дар фарҷоми чунин давраи хираю ногувори фарҳанги Осиёи Миёна, дар ибтидои асри 20, дар доираи як қатор рӯйдодҳои муҳими сиёсӣ дар ҳайати империяи навтаъсиси Шӯравӣ як зумра

чумхуриҳои шаклан миллию мазмунан сотсиалистӣ рӯи кор омаданд. Ҳарчанд вазъ, соҳтор, шаклу таркиб ва натиҷаи ин тақсимоту таъсисҳо ба манфиати мардуми тоҷиктабор камтар буд, зарурати ташкили поҳояи асосии фаъолияти давлатдорӣ ва таҳияни инфрасоҳторҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоио фарҳангии чумхуриҳои навтаъсис барои ташаккул ва пешрафти бисёре аз руҳҳои муҳими давлатдорӣ, фарҳангу иқтисодиёти миллии мардуми тоҷик низ, мусоидат намуд.

То солҳои 50-уми асри гузашта, диққати асосӣ барои барқарор намудани соҳтори сотсиалистии ҳочагидорӣ, маҳви бесаводӣ, рушди зироаткорӣ, таъсиси колхозҳо, соҳтмони корхонаҳои саноатӣ, электркунонии мамлакат ва дигар масъалаҳои таъмини фаъолияти иҷтимоио иқтисодии соҳтори нав равона карда шуда буд. Бояд тазаккур дод, ки дар қисматҳои марказии СССР ҳам вазъият ҷандон хубу пешрафта набуд. Ҷанғои шаҳрвандӣ, баъдан Ҷонги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945 шароити кору фаъолиятро дар тамоми қаламрави мамлакати бе ин ҳам заифу ҳаробшуда, боз ҳам душвортар карда буд.

Баъди солҳои 50-уми асри гузашта дар СССР, ки дар ҷонги ҷаҳонӣ ғолиб омада буд, барои рушди фарҳангу иқтисодиёт ва дигар соҳаҳои ҳочагии ҳалқи мамлакат шароити мусоид ба миён омад. Аз ҷумла, дар ҳамин давра, дар Республикаи Советӣ Сотсиалистии Тоҷикистон низ, як қатор ҷорабинҳои муҳими сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва илмию фарҳангӣ амалӣ карда шуданд. Масалан, дар пойтаҳти республика шаҳри Сталинобод (Душанбе) соли 1948 Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин, соли 1951 Академияи фанҳои РСС Тоҷикистон, соли 1956 Институти Политехникии Сталинобод таъсис дода шуданд. Шояд, таъсиси мактаби олий ё маркази тадқиқоти илмие дар таърихи ташаккул ва рушди ин ё он кишвар рӯйдоди муҳими таъриҳӣ набуда, ҳодисаи муқаррарӣ бошад? Лекин, ба ҳар як рӯйдод, ҳодиса ё амал аз нӯқтаи назари вазъ, талабот ва имкониятҳои замонааш баҳо додан беҳтару воқеитар мебошад. Барои дурӯст дарк кардани моҳияти таъсиси ин ё он муассисаи илмӣ, таълимӣ ё фарҳангӣ ва мақоми шаҳсиятҳои дар оғози фаъолияти онҳо қарор дошта, аз баландии имкониятҳои имрӯза фақат тавассути онаи вазъи ибтидои асри 20-ро воқеӣ инъикоскунанда баҳои дурӯст дода, хулосаи мувоғиқ баровардан мумкин аст.

Тибқи маълумоти муҳаққиқону коршиносон дар ибтидои асри 20 на таҳҷо дар қисмати аморати Бухороии Осиёи Миёна, инчунин дар қисмати ба империяи Россия тааллуқ доштаи он низ, таҳқиқоте ё таҳсилоте назаррас дар соҳаи илмҳои табиатшиносӣ техникий набуд. Ҳуди академик С.Умаров дар мақолаашон [3] менависанд, ки то солҳои 40-ум дар Ӯзбекистон тадқиқотҳо дар соҳаи физика дар ҳолати тавлидшавӣ қарор дошт. Фақат дар Университети давлатии Осиёи Миёна, дар Университети давлатии Ӯзбекистон ва 1-2 озмоишгоҳҳои дигар баъзе тадқиқотҳо ғузаронида мешуданду ҳалос.

Таи солҳои 20-м то 50-ум дар Тоҷикистон ҳам аллакай якчанд муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ: институтҳои омӯзгорӣ (1931), аграрӣ (1931), тиббӣ (1939) дар шаҳри Душанбе ва институти омӯзгорӣ дар шаҳри Ленинобод таъсис дода шуда, фаъолият менамуданд. Лекин таъсиси Академияи фанҳо як рӯйдоди сифатан нав, аҳамияти оммавию фарҳангиаш аз таъсиси як маркази илмӣ-тадқиқотии ҷумҳурияйӣ васеътар буда, нишонаи тавлиди шоҳаи нави фаъолияти эҷодии мардуми Тоҷикистонро ифода менамуд.

Собиқ Президенти ИМА Б. Обама дар мательзааш бахшида ба ҷаҳонвораи Академияи илмҳои ИМА соли 2017 қайд кардааст, ки: - “Президенти ИМА Линколн, дар шароити душвори ҷонги шаҳрвандӣ, ки ҳанӯз имконпазирии таъсиси соҳтори ҷумҳурияйӣ дар Амрико эътиимоднок набуд, Академияи илмҳои Америкаро таъсис дода, аҳамияти онро аз аҳамияти соҳтани роҳи оҳани шарқу ғарб камтар ҳисоб намекард”. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтараро Эмомалӣ Раҳмон низ, борҳо қайд намудаанд, ки кишварҳои аз ҷумҳурии мо бузургтаре зиёданд, ки Академияи илмҳои худро надоранд. Аз ин лиҳоз, таъсиси Академияи фанҳо (илмҳо) ва аввалин Президенти он таъйин шудани устод Садриддин Айнӣ бе шаку шубҳа яке аз рӯйдодҳои муҳими илмию фарҳангӣ дар таърихи соҳтори навини ҷумҳурий буд.

Хизматҳои шоистаю арзандай аввалин Президенти Академияи фанҳои РСС Тоҷикистон, Қаҳрамони ҳалқи тоҷик, Сардафари адабиёти советии тоҷик устод С. Айнӣ, на таҳҷо дар таъсису ташаккули Академияи фанҳои РСС Тоҷикистон, инчунин дар ҳифзу рушди адабиёту фарҳанги тоҷикон, дар эҳё ва тарғиби таҷрибау маърифати давлатдории мардуми тамаддунофари тоҷик ба ҷаҳониён, ба муаррифӣ эҳтиёҷ надоранд. Дар ин бора бисёриҳо гуфтанду навиштаанд ва боз мегӯянду менависанд. Баъди вафоти устод С. Айни 15 июля соли 1954 Президенти академияи фанҳо интихоб нашуда буд. То 11 марта соли 1957 иҷрои вазифаи Президенти Академияи фанҳо ба зимиаи ноиб-президенти Академия F.A. Алиев гузашта шуда буд [7].

Талаботи иқтисодиёти баъди Ҷонги Бузурги Ватаний рушдкардаистодаи РСС Тоҷикистон, васеъ ба роҳ мондани тадқиқотҳои илмиро дар самти илмҳои табиатшиносӣ-техникий, тақозо менамуд. Барои рушди тадқиқотҳои илмӣ дар ин соҳаҳо, дар ҷумҳурий заминai таърихии фаъолият, сулолаи олимони соҳа, истеҳсолоти илмталаб, поҳояи моддӣ-техникий ва қадрии барои тадқиқоти илмӣ зарурӣ мавҷуд набуд. Дар якчанд лабораторияҳою институтҳои амалкунанда, ки бештарашон дар ҳайати филиали Академияи фанҳои СССР дар Тоҷикистон таъсис дода шуда буданд, асосан олимони солҳои Ҷонги Бузурги Ватаний ба Тоҷикистон ба ақибгоҳ қӯҷонидашуда кор мекарданд. Ҳарчанд ки саҳми ин олимон дар таъсиси тадқиқотҳои илмӣ ва омодакунии мутахassisон қалон

буд, шумораашон кам, соҳаи тадқиқоташон маҳдуд ва барои қонеъ намудани талаботҳои хочагии ҳалқи мамлакат дар ҳамон давра, нокифоя буданд.

Муаллифи мақолаи [6] барҳақ қайд намудааст, ки яке аз ташаббусҳои саривақтӣ ва иқдоми муҳими амаликардаи роҳбари нав таъйиншудаи Кумитаи марказии ҳизби коммунисти Тоҷикистон Т. Ӯлҷабоев, бо мақсади вусъат баҳшидани тадқиқотҳои илмӣ дар соҳаи илмҳои табиатшиносӣ-техникии ва технологияҳои замонавии истеҳсолӣ дар ҷумҳурӣ, ба вазифаи Президенти Академияи фанҳои РСС Тоҷикистон аз Ҷумҳурии Ҳамсия – РСС Ӯзбекистон даъват намудани ақадемик Султон Умаров буд. Ақадемик Султон Умаров олимии соҳаи илмҳои табиатшиносӣ буда, таҷрибаи бойи роҳбарӣ, илмӣ-ташкiliй доштанд ва дере нагузашта дар Академияи илмҳои тағйироту пешравиҳои муайяне ба вуқӯй омаданд. Президенти АФ РСС Тоҷикистон Осимов М.С. ва Президенти АФ РСС Ӯзбекистон Содиков А.С. дар мақолаи якҷояаашон баҳшида ба ҷашни 70 солагии шодравон устод С. Умаров [2] вазъи ҳолатро ҷунин арзёбӣ кардаанд: - “... президентии Академияи фанҳо дар даврае ба зимиа Султон Умаров афтод, ки тадқиқотҳо дар соҳаи илмҳои дақиқ акнун оғоз шуда истода буданд. Набудани мутахассисон саҳт эҳсос карда мешуд. Барои ривоҷи илмҳои физикию математикий зарурати омода намудани мутахассисони илмӣ ва мустаҳкам намудани пояи модӣ-техникии тадқиқотҳои илмӣ дар ин соҳа, зарур буд. Султон Умаров бо тамоми азму субботи ба ҳудашон хос ба ҳалли ин масъалаҳо машғул шуданд. Бо ташабbusi ў гуруҳи қалони аспирантону коромӯзон ва ҷавонони болаёқат ба марказҳои илмии гуногуни СССР фиристонида шуданд. Ҳамин тавр дар республика заминаҳои инкишофи тадқиқотҳои илмӣ дар соҳаҳои гуногун, маҳсусан дар соҳаи илмҳои физикию математикий ва дигар илмҳои дақиқ, гузошта шуданд”.

Муаллифи мақолаи [6] ҳам, иброз менамояд, ки: - “Бо дастгирӣ ва мадади КМ ҲҚ Тоҷикистон Султон Умаров аз Госплани СССР ҳоҳиш намуданд, ки ҳар сол барои докторантурӯа ва аспирантурӯа ба Тоҷикистон 150 чой ҷудо карда шавад. Инчунин аз Раиси шӯрои комичроияи ш. Москва пурсида шуд, ки бо пули нақд ба аспирантони Тоҷикистон 50 хона диҳад”.

Ақадемик Султон Умаров дар баробари истифодаи имкониятҳои омодакунии мутахассисон тавассути марказҳои илмии СССР, барои омодакунии қадрҳо дар мактабҳои олии ва институтҳои илмӣ-тадқиқотии ҳуди Тоҷикистон ҳам, талошҳои зиёде кардааст. Ў дар баробари Президенти Академияи фанҳо буданаш вазифаи мудирии кафедраи физикаи назариявии Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин-ро ба ўҳда дошта, ҳамеша бо донишҷӯёну коромӯzon ҳамсӯҳбату роҳнамо будааст. Дере нагузашта дар атрофи маҳфилии илмии ў як зумра ҷавонони болаёқат ҷамъ омадаанд. Атрофиён ин маҳфилро шуҳиомез “Боғча кӯдакони” Султон Умаров меномидаанд. Аз он “Боғча” олимону мутахассисони варзидаи зиёде ба камол расида дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти ҷумҳурӣ фаъолият намудаанд [6].

Ақадемик Султон Умаров 24 августи соли 1908 дар шаҳри Ҳуҷанд дар оилаи косиб таваллуд шудааст. Дар ҳамон солҳо шаҳри Ҳуҷанд ба губернияи Туркистони империяи Россия тааллуқ дошт. Ў дар ҳурди аз падар ятим мондааст. Дар аввалин мактабҳои коммунаи кӯдакони Шӯравӣ таҳсил намуда, соли 1923 онро ҳатм кардааст. Бо сабаби набудани имконияти идомаи минбаъдаи таҳсил дар шаҳри Ҳуҷанд, аввал ба Тошканд ва баъдан ба Самарқанд рафта кору таҳсилашро идома додааст. Соли 1927 факултети физикаю математикаи дорулмуаллимини шаҳри Самарқандро ҳатм намуда, то соли 1933 дар Ҳамин муассисаи таҳсилотӣ дар вазифаҳои ассистент, муаллим, и.в. дотсент кор кардааст. Соли 1933 ба аспирантурӯа Институти Физика ва техникии Академияи фанҳои СССР дар шаҳри Ленинград дохил шудааст.

Таҳсил дар аспирантурӯа институти Физикаю техникии шаҳри Ленинградро яке аз бузургтарин омадӣ кори С. Умаров дар ҷодаи фаъолияти қасбиаш арзёбӣ кардан мумкин аст. Чунки ин институт, дар ҳамон давра яке аз беҳтарин марказҳои илмии на танҳо СССР, инчунин ҷаҳон ба ҳисоб мерафт. Ба он олимии шинохта “Падари илми физикаи советӣ” Абраам Фёдорович Иофе роҳбарӣ мекард ва дар он як қатор олимони варзидаи СССР ба монанди Ландau Л.Д., Тамм И.Е. (барандагони ҷоизаи Нобелӣ), Френкел Я.И., Фок В.А. ва дигарон кору фаъолият доштанд. Дар ҷунин мактаби олимони барҷастаи ҷаҳонӣ ба фаъолияти илмӣ машғул будан дар ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ, дарки шаклу усуљҳои самараноки ба роҳ мондани тадқиқотҳои илмӣ, баҳо дода тавонистану дастгирӣ намудани тадқиқотҳои мубраму зарурӣ дар фаъолияти илмии устод Султон Умаров нақши муассисир ва пойгоҳӣ гузоштааанд. Шояд С.Умаров аввалин намоянда аз Осиёи Миёна дар ин маркази илмӣ буд.

Ҳамсабақони давраи таҳсили устод С.Умаров дар аспирантурӯа ш. Ленинград, олимони маъруфу шинохтаи СССР, ақадемикҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Беларус Балабаев Д.А. ва Фёдоров Ф.И. дар хотираҳояшон [8,9] менависанд, ки онҳо бо устод Умаров дар як хобгоҳ, дар як ҳона истиқомат менамуданд. Роҳбари илмии онҳо Фок В.А. ва роҳбари имии устод Умаров Крутков Ю.А. ҳамкасбу ҳамкор буданд. Онҳо ҳам дар Институти физикаю техника ва ҳам дар Донишгоҳи давлатӣ кор мекарданд. Дар ин марказҳои илмӣ маҳфилу семинарҳои гуногун амал мекарданд, ки дар онҳо пешвоёни илми физикаи асри XX Н.Бор, П.А.М. Дирак, Ж. Адамар, олимони машҳури СССР Вавилов С.И., Крилов А.Н. Мусхелешвили И.И., Иофе А.Ф., Тамм Т.Е., ва дигарон иштирок ва суханронӣ менамуданд. Мо бо С.Умаров қариб дар ҳамаи баромадҳои онҳо иштирок менамудем.

С. Умаров соли 1936 таҳти роҳбарии узви вобастаи Академияи илмҳои СССР, профессор Крутков Ю.А. дар мавзӯи “Назарияи ҳаракати броунии баъзе системаҳои лаппишҳои хурд иҷроқунанда” (“Теория броуновского движения некоторых систем совершающих малые колебания”) бомувафақият рисолаи номзадӣ ҳимоя менамояд. Мо дар ин ҷо ба мубрамияти мавзӯъ ва таҳлили мундариҷаи корҳои илмии устод Султон Умаров таваққуф намекунем. Маълумот дар ин бора дар мақолаҳои академик Муминов Ҳ.Ҳ. [5, 10] ботафсил оварда шудаанд. Устод Умаров баъди ҳатми аспирантура ба Самарқанд баргашта дар факултети физикаю математикаи университети давлатии Ўзбекистон дар шаҳри Самарқанд фаъолияти омӯзгориашро идома медиҳад.

Устод Муҳаммад Осимӣ дар мақолаашон [11] қайд мекунад, ки соли 1937 дар рӯзномаи вилояти ҳабаре ба табъ расида буд, ки дар бораи дар шаҳри Ленинград аспирантураи институти физикаю техникии АФ СССР -ро ҳатм карда, дар соҳаи физикии назариявӣ тадқиқоти пурарзишро анҷом дода, соҳиби унвони илмӣ шудани тоҷикписари Ҳучандӣ, маълумот дода мешуд. Дере нагузашта С. Умаров ҳудаш ба зодгоҳаш омад ва мо ҷавононро барои идомаи таҳсил дар университет тарғиб намуд. Ман ва як ҳамсимви дигарамон соли 1937 ба университети давлатии Ўзбекистон дар шаҳри Самарқанд доҳил шудем.

Охири солҳои сиом, солҳои ниҳоят пурошуб ва ҳасос буд. Маъракаи фош ва нест карданӣ “душманони ҳалқ”, бартараф карданӣ “унсурҳои бегонаи синфи”, дар авҷи аъло буд. Махсусан намояндагони интелигенсия ва шахсони саводи пешазинқилобӣ дошта бештар таъқиб карда мешуданд. Бисёре аз муаллимону кормандонро аз дарсхона рост ба ҳабсона мебурданд. Устод Осимӣ дар ёддошташон [11] менависанд, ки Султон Умаров ҳам, соли 1937 ба ҷунун як муҳокимаи тафтишотӣ дар маҷлиси кормандони университет қашида шуда буд. Сабабаш, баъди ҳатми аспирантура то ёфтани манзили истиқоматӣ дар ҳонаи як дотсенти университет ҷанд муддат зиндагӣ кардан будааст. Он дотсентро “муфатишон” ҷанде пеш, ҳамчун “душмани ҳалқ” ошкор ва ба “ҷосусӣ” айбор қарда будаанд. Дар муҳокима робитаи Умаровро бо “ҷосус” ошкор қарда, ўро ҷазо додани будаанд. Лекин Султон Умаров ба ҳамаи саволу эродҳои онҳо зарифонаю густоҳона ҷавоб дода, бегуноҳии худро исбот қарда будааст ва бо танбехи комсомолӣ ҳалос шуда будааст. Коллектив бо қарсакзани ўро дастгирий қарда будаанд.

Устод Султон Умаров соли 1941 Муовини ректори Институти педагогӣ ва соли 1942 Ректори Университети давлатии Осиёи Миёна дар шаҳри Тошкент таъйин мешавад. Бо назардошли қобилияту фаъолияти роҳбарии Султон Умаров ва шароити душвори идоракуни хоҷагии ҳалқ дар давраи Ҷонги Бузурги Ватанӣ, дере нагузашта ўро Муовини раиси Совети вазирони РСС Ўзбекистон таъйин мекунанд. Баъди анҷоми Ҷонги Бузурги Ватанӣ соли 1945 Султон Умаров боз гашта ба Университети давлатии Осиёи миёна омада дар баробари вазифаи ректорӣ, вазифаи мудири кафедраи физикии назариявиро низ ба ўҳда гирифта ба омодакуни кадрҳои илмию педагогӣ машғул мешавад. Соли 1943 баъди таъсиси Академияи фанҳои РСС Ўзбекистон, дар қатори аввалинҳо С.Умаров узви ҳақиқӣ – академики АФ РСС Ўзбекистон интиҳоб қарда мешавад.

Соли 1950 бо мақсади беҳтар намудани фаъолияти Институти физикаю техникии АФ РСС Ўзбекистон С. Умаровро ба он ҷо сафарбар менамоянд. Ў дар он ҷо аввал каме дар вазифаи мудири шӯъбаи физикии назариявӣ, баъдан то соли 1956 дар вазифаи директори ин институт мекунад.

Моҳи марта соли 1957 аъзоёни Академияи фанҳои РСС Тоҷикистон устод С.Умаровро яқдилона аъзои ҳақиқии академия ва президенти он интиҳоб менамоянд. Чи хеле, ки мебинем ҳангоми ба вазифаи Президенти АФ РСС Тоҷикистон интиҳоб шуданашон академик Султон Умаров таҷриби бойи роҳбарӣ, илмӣ-ташқилий ва қасбӣ доштанд. Масъалаҳои мубрами илми мусосир ва мавзӯъҳои барои рушди ҳоҷаги ҳалқи ҷумҳурӣ зарурро дарк мекарданд ва барои амалӣ намуданашон талош менамуданд.

Академик Носиров Ю.С. [12] қайд мекунад, ки бо оғози фаъолияти Султон Умаров ҳамчун Президенти Академияи фанҳо, бартари додан ба рушди тадқиқотҳо дар самти масъалаҳои бунёдии математика, физика, химия ва биология баръало ҳис қарда мешуд. Султон Умаров ҳамчун олими физик эҳсос менамуд, ки дар солҳои 50-ум кашфиётҳои муҳими илмӣ дар сарҳади муштарaki илмҳои табиатшиносӣ, махсусан дар масъалаҳои муштарaki Физика, химия, биология ба даст оварда шуда истодаанд¹³ ва ба тадқиқотҳо дар соҳаҳои биофизикаю биохимия таваҷҷуҳӣ

¹³ Солҳои 50-уми асрӣ гузашта баъди нашри мақолаи машҳури олими шинохта, яке аз асосгузорони механикаи квантӣ Э. Шредингер “Ҳаёт аз нуктаи назари физика” охирҳои солҳои 40-ум, олимони зиёди соҳаи физика ба омӯхтани масъалаҳои биология рӯ оварданд. Аз ҷумла соли 1953 физикҳо Ҷ. Уотсон ва Ф. Крик модели ба норбони аргамчинӣ монанди молекулаи ДНК (ДНК) ро пешниҳод намуданд, ки зинаҳояш бо 4 навъ гирех (нуклеотид)- А, Г, Т, С баста шудаанд ва ҳамеша гирехи А муқобили гирехи Т, гирехи Г муқобили гирехи С ҷойгир мешаванд. Физики дигар Г. Гамов соли 1954 мағҳуми коди биологиро ворид намуда нишон дод, ки шумора кодҳо 3-то мебошанд ва тавассути онҳо тартиби ҷойгиршавии аминакислотаҳоро дар ДНК ифода қардан мумкин аст. Яъне ин олимон ва дигарон дар соҳаи 50-ум ҳарф, қалима ва ғрамматикаи китоби ирсиятро тартиб дода, асоси илмии генетика ва биологияи молекулавиро гузаштанд. (А,А)

хоса зоҳир менамуданд. Боре ҳангоми кӯшишҳо барои таҳияи лоиҳаи соҳтмони лабораторияи истеҳсоли “атомҳои нишонадор” дар Душанбе, дар институти маҳсуси лоиҳакашии шаҳри Москва, мушкилӣ пайдо шуд ва Султон Умаров худашон ба ин институт рафта барои ҳалли масъала талош намуданд. Дар давраи 7 соли роҳбарии академик С. Умаров дар Академияи фанҳои РСС Тоҷикистон 11 институтҳои илми-тадқиқотӣ таъсис дода шуданд, ки баъдтар баъзеашон ба соҳтори вазоратҳои дигар шомил шуда, дар рушди тадқиқотҳои илмӣ дар соҳаҳои гуногун дар ҷумҳурӣ саҳм гузаштаанд.

Бе шубҳа, яке аз самараҳои беҳтарини фаъолияти С.Умаров дар ин ҷабҳа таъсиси се институти нав дар соли 1964, дар соли вафоташон - таъсиси институтҳои илмӣ - тадқиқотии Физикаю техника, Физиология ва биофизикаи растаниҳо, Институти иқтисодиёт мебошанд [5]. Институти иқтисодиёт, яке аз марказҳои муҳиму пешбари омӯзиши иқтисодиёти ҷаҳонию ватани дар ҷумҳурӣ буда, дар тадқиқ ва таҳияи самтҳои рушди иқтисодиёти мамлакат саҳми калон дорад.

Академик Носиров Ю.С. дар мақолаи болозикрашон ёдовар мешавад, ки солҳои 80-м истифодай навъи наву сермаҳсули зироати ҳӯроки чорво третикале Восе - 1, ки бо усули селексияи генетикий дар институти Физиология ва биофизикаи растаниҳо ҳосил карда шудааст, мушкилоти таъмини ҳӯроки чорворо дар ноҳияи камборишу лалмии Уротеппа бартараф намуд. Ин яке аз мисолҳои саҳми институти бо заҳматҳои академик Султон Умаров таъсис додашуда, дар рушди ҳочагии ҳалқи ҷумҳури мебошад.

Бе муболиға таъсиси Институти физикаю техникаро дар АФ РСС Тоҷикистон марвориди садафаки фаъолияти академик Султон Умаров ҳисобидан мумкин аст. Бо назардошти хизматҳои арзандааш дар таъсиси ин институт ва рушди илмҳои табииатшиносӣ-техникий дар АФ РСС Тоҷикистон бо қарои Ҳукумати РСС Тоҷикистон ин институт – Институти физикаю техникаи ба номи С.У. Умарови АФ РСС Тоҷикистон номгузорӣ шуда буд. Баъдтар, соли 1974 ин институт ба ду институти илмӣ-тадқиқотӣ – ба Институти физикаю техникаи ба номи С.У. Умаров ва Институти математикаи АФ РСС Тоҷикистон чудо карда шуданд. Агар диққат дода бошед дар РСС Ӯзбекистон ҳам, фаъолияти Султон Умаров дар соҳаи илмҳои физика ва математика, аз ҷумла кор дар институти физикаю техникаи АФ РСС Ӯзбекистон бартарии бештар дошт.

Дар солҳои 80-уми аспи гузашта Институти физикаю техникаи ба номи С.У.Умаров яке аз марказҳои шинохтаи илмӣ – тадқиқотии пешбар на танҳо дар СССР, инчунин берун аз он маҳсуб ёфта, дар соҳаҳои физикаи назариявӣ, физикаи ҷисмҳои саҳт, назарияи молекулавӣ-кинетикии моеъҳо, спектроскопияи оптикаи акустикии модаҳо, моделсозии компютерии ҳодисаҳои физикий, таҳқиқи полимерҳо ва наҳҳою растаниҳои табии, Физикаи ҳаста ва нурҳои қайҳонии энергияашон калон, гелиотехника ва дигар манбаҳои барқароршаванди энергия тадқиқотҳои арзишманд мегузаронид.

Академик Муминов Ҳ.Ҳ. мегӯяд, ки солҳои аввали 2000-ум дар ИМА, дар конфронси илмӣ маърӯза дошт. Ҳангоми муҳокима як марди тануманди қушодачехра ба наздаш омада, ба нишастанғон муроҷиат карда гуфтааст, ки ба натиҷаҳои маърӯзан мазкур диққат диханд ва илова намудааст, ки ман дар институти онҳо будам, таҷхизот ва сатҳи тадқиқоти онҳо аз тадқиқоти мо пасттар нест. Ин барои ман ғайри ҷашмдошт буд, мегӯяд Муминов Ҳ.Ҳ. Баъди шинос шудан фаҳмидам, ки он қас олимӣ пазируftai соҳаи ҷисмҳои саҳт, профессор Ҷ. Скот будааст ва солҳои 80-ум 2 моҳ дар институти мо кор карда будааст. (Ман ҳам ҳангоми дар Душанбе буданаш бо ин марди ачибу донишманд, профессор Ҷимс Скот сӯҳбату шиносӣ доштам. **А.А.**)

Натиҷаҳои омӯзиши табииати ҳамтаъсироти ҳаставӣ дар энергияҳои фавқулбаланд, ки дар таҷрибаи байналмилалии Помир, дар ҷаҳорчубаи нақшаҳои илмии институт ба даст оварда шуда буданд, то имрӯз ҳамтои ҳудро надоранд.

Мактаби акустикаи – молекулавӣ ва назарияи молекулавӣ - кинетикии, моддаҳо, ки таҳти роҳбарии академик Адҳамов А.А. амалӣ карда мешуд, дар соҳаи ҳуд пешбару пазируfta буд. Профессори болозикри Америкой Ҷ. Скот, академики АИ СССР, барандаи ҷоизаи Нобелӣ Ж Алферов, дар соҳаҳои спектроскопияи комбинатсионии ҷисмҳои саҳт ва лазерҳои инжексионии нимноқилий дар лабораторияҳои Институти физикаю техникаи ба номи С.У. Умаров тадқиқот мегузарониданд. Ин ғуна мисолҳоро зиёд овардан мумкин аст. Ҳамаи ин мисолҳо маҳсулест аз дарахтони дар боғчай олимони академия шинонидан академик Султон Умаров.

Адабиёт

1. Эмомалӣ Раҳмон. Ҷеҳроҳои мондагор. Душанбе, “Эр-граф”, 2016, 364с.
2. Асимов М.С., Садыков А.С. С.У. Умаров. /В книге С.У.Умаров. Избранные труды. Ташкент, “Фан”, 1978, с. 3-17.
3. С.У.Умаров. 10 лет Физико-техническому институту. /В книге С.У.Умаров. Избранные труды. Ташкент, “Фан”, 1978, с. 234-259.
4. Мирсаидов Ӯ. Сарварони фидокори илм. Душанбе, “Дониш”, 2002, 58 с.
5. Муминов Ҳ.Ҳ. С.У.Умаров - ученик организатор. //Мат. VI Межд. конф. “Современные проблемы физики” посв. 110-летию академика АН РТ С.У. Умарова, Душанбе 2018, с. 3-7.

6. Каримов С.Н. Физик, олим, устод, эҳёгари илмҳои дақиқ дар ҷумҳурий. /Дар китоби “С.У. Умаров. (Воспоминания друзей, соратников, близких)”. Душанбе, Дониш, 1998 с.76-92.
7. Баротов Р.Б. Заботливый учитель, талантливый организатор науки. /В книге “С.У. Умаров. (Воспоминания друзей, соратников, близких)”. Душанбе, Дониш, 1998 с.50-56.
8. Балабаев Д.А.- академик АН БССР. Воспоминания о Султон Умаровиче Умарове. /В книге “С.У. Умаров. (Воспоминания друзей, соратников, близких)”. Душанбе, Дониш, 1998 с.48-50.
9. Фёдоров Ф.И. - академик АН БССР. Наши аспирантские годы. /В книге “С.У. Умаров. (Воспоминания друзей, соратников, близких)”. Душанбе, Дониш, 1998 с.173-181.
10. С.У. Умаров. Избранные статьи. Душанбе, “Дониш”, 2008, 126 с.
11. М. Осими. Ёди устод. /В книге “С.У. Умаров. (Воспоминания друзей, соратников, близких)”. Душанбе, Дониш, 1998 с.125-132.
12. Насыров Ю.С. Ученый и организатор науки. /В книге “С.У. Умаров. (Воспоминания друзей, соратников, близких)”. Душанбе, Дониш, 1998 с.117-125.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН-СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ-INFORMATION ABOUT AUTHORS

TJ	RU	EN
Абдурасулов Анвар Абдурасулович	Абдурасулов Анвар Абдурасулович	Abdurasudov Anvar Abdurassulovich
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М. С. Осими	Таджикский технический университет им ак. М. С. Осими	Tajik Technical University named after ac. M. S. Osimi
н.и.ф.-м., дотсент	к.ф.-м.н., доцент.	Candidate of Physical and Mathematical Sciences
TJ	RU	EN
Ёдалиева Зулфия	Ёдалиева Зульфия	Yodalieva Zulfiya
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М. С. Осими	Таджикский технический университет им ак. М. С. Осими	Tajik Technical University named after ac. M. S. Osimi
н.и.т., дотсент	к.т.н., доцент.	candidate of technical sciences

Мухаррири матни русӣ:
Мухаррири матни тоҷикӣ:
Ороиши компьютерӣ ва тарроҳӣ:

М.М. Якубова
Муаллифон
Ш.Р.

Редактор русского текста:
Редактор таджикского текста:
Компьютерный дизайн и верстка:

М.М. Якубова
Авторская редакция
Ш.Р.

Нишонӣ: ш. Душанбе, хиёбони аcad. Раҷабовҳо, 10^А
Адрес: г. Душанбе, проспект аcad. Раджабовых, 10^А

Ба чоп 20.10.2023 имзо шуд. Ба матбаа 25.10.2023 супорида шуд.
Чопи оғсетӣ. Коғази оғсет. Андозаи 60x84 1/8
Адади нашр 50 нусха.

Матбааи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи ақадемик М.С.Осимиӣ
ш. Душанбе, кӯчаи аcad. Раҷабовҳо, 10^А